

1160-19


шапка

290


ЧИНГИЗ

1160-19 АЙМАТОВ

ЧАМИЛА




**НАШРУЕТИ
ДАВЛАТИИ
ТОЧИКИСТОН**



ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

ЧАМИЛА

У ВЕСТЬ



НАШРИЁТИ ДАВЛАТНИ ТОЧИКИСТОН
СТАЛИНОБОД—1961

Музобоний миёлми
Ахуви Тоҷикистон ба
Д. Фирдавсӣ

60
с/кнр/2

Рассом
К. ТУРЕНКО



Ана, ду чашми ман боз ба ҳамин расм дўхта шудааст, ба расми майдаяке ки ба чорчӯбай оддии хурде кашида шудааст. Азбаски пагоҳ саҳарӣ бояд ба авул баромада равам, расмро дуру дароз ва бодиккат тамошо мекунам, гӯё он ба забон омада, хайрияти сафари маро металабида бошад.

Ин расмро ман хеч гоҳ ба намоишгоҳҳо нағузоттаам. Баръакс, вакте ки аз авул ба назди ман хешовандонам меоянд, кӯшиш мекунам, ки онро дар ягон чо дурусттар пинхон кунам. Дар ин мусаввара чизе нест, ки боиси хичолатам мешуда бошад, vale онро намунаи санъат ҳам шуморидан намешавад. Ин як тасвири оддиест, соддаву оддӣ ҳамчун замине ки дар он акс ёфтааст.

Дар пешгоҳи мусаввара домани осмони тирагуни мавсими тирамоҳ мунъакис шудааст. Дар болои сил-силакӯҳе, ки дар дуродур воқеъ гаштааст, бод абрпораҳон рангорангро ба як сӯ меронад. Дар пештари тасвир дашти тирафоми сурхтоби явшонзор акс ёфтааст. Ранги роҳ низ тира аст, борони навакак борида ҳанӯз хушк нашудааст. Дар ҳар ду канори роҳ буттаҳои хушкшуда ва шикастай чий ба ҳам чафс шуда истодаанд. Дар мобайни изи ҷарҳҳои ароба, ки онро борон шуста қариб ноаён гардонидааст, накши пои ду қасдида мешавад. Накши пойҳо низ ҳар қадар дурттар равад, ҳамон қадар сусттар аён мешавад. Худи мусо-

фирон хеле дур рафта, гүё ба он канори дашт расидаанд, ки агар боз як қадами дигар гузоранд, аз назархом тамом нопадид мешаванд. Яке аз онҳо... Не, беҳтараш, ман аз як сар нақл мекунам.

Айёми наврасиам буд. Се сол боз ҷанг давом мекард. Падару бародарони мо дар ким-кадом фронтҳои дур, дар назди Курск ва Орёл бо душман мечангиданд, мо ҷавонони понздаҳ-шонздаҳсола бошем, дар колхоз кор мекардем. Мехнати гарони ҳамарӯзai мардона акнун ба китфу бозуҳои ҳанӯз бекуввати мо афтода буд. Ҳусусан дар мавсими дарав аҳволи мо вазнин мешуд. Ҳафтаҳои дароз рӯи ҳонаро намедидем, шабу рӯз дар сахро, дар хирман ва дар роҳи станция будем, ки ба он ҷо ғалла мекашондем.

Дар яке аз ҳамин гуна рӯзҳои гарми саратон, ки досҳои даравгарон аз шиддати гармо тасфида қариб суп-сурҳ шуда буданд, ман ба як бричкаи холӣ савор шуда аз станция меомадам. Дар роҳ қарор додам, ки як сари қадам ба ҳонаамон дароям.

Дар наздикии гузаргоҳи наҳр, дар охири кӯча, дар баландӣ ду ҳавлӣ воқеъ гаштааст, ки бо деворҳои маҳқами хишти хом иҳота карда шудааст. Дар атрофи ҳавлиҳо дараҳтони ар-ар қад барафроҳтаанд. Инҳо — ҳавлиҳои моанд. Ҳар ду оилаи мо аз замонҳои қадим ба ҳамдигар ҳамсояанд. Ҳуди ман — аз Ҳавлии қалон. Ман ду бародар дорам, ҳар ду аз ман қалон, ҳар ду ҳам ба фронт рафтаанд ва кайҳост, ки аз онҳо ҳеч гуна хату ҳабар нест.

Падарам, дурдгари куҳансол, одатан саҳари барвакт хеста намозашро меҳонду ба устохонаи худ мерафт. Фақат бегоҳӣ бевакт бармегашт.

Дар ҳона ману ҳоҳарчаам мемондем.

Дар ҳавлии ҳамсоя, ё худ, чунон ки мардуми авули мо мегӯянд, дар Ҳавлии хурд хешовандони наздики мо зиндагонӣ мекарданд. Намедонам, ё бобокалонҳо, ё бобои бобокалонони мо дар вақташ ба ҳам додар будаанд, лекин ман хешовандонамонро аз ҳамин сабаб наздик гуфтам, ки мо як ҳонавода шуда зиндагонӣ мекардем. Аз замонҳои кӯчманҷигӣ одати мо ин будааст, ки бобоҳоямон дар як ҷароғоҳ ҳайма зада, молҳошонро дар як ҷо мечаронидаанд. Ин анъана-

ро мо ҳам риоя мекардем. Вақте ки дар авулҳо колхоз барпо шуд, падарони мо дар шафати якдигар хонаву чой сохтанд. Ҳатто на фақат мо, балки ҳамаи аҳли кӯчаи Арал, ки қад-қади авул тӯл қашида, ба мобайни ду нахр рафта мебарояд,— ҳамагӣ ҳамқабилаю ҳамавлодони мо мебошанд.

Баъди барпо шудани колхоз дере нагузашта соҳиби Ҳавлии хурд вафот кард. Зани вай бо ду писари хурдсол бева монд. Аз рӯи расму оини кӯхнаи қабилавӣ, ки он вақтҳо дар авул риояш мекарданд, ба сӯе баромада рафтани беваю бачаояш мумкин набуд. Бинобар ин ҳамқабилаҳои мо беваро ба падарам ба занӣ гирифта доданд. Ин гӯё қарзи ў буд дар назди арвоҳи аҷдодон, чунки падарам наздиктарин шахси марҳум додараш ҳисоб меёфт.

Оилаи дуйӯми мо ана ба ҳамин тариқ ба вучуд омада буд. Ҳавлии хурд бо чорво, боғу замини худ хоҷагии мустакил шуморида мешуд, лекин дар асл мо якҷоя зиндагонӣ мекардем.

Аз Ҳавлии хурд ҳам ду писар ба хизмати ҳарбӣ рафта буд. Писари калонӣ Содик дарҳол баъди зан гирифтанаш рафт. Аз ҳар дуи онҳо мо мактуб мегирифтем, дер-дер бошад ҳам, мактуб омада меистод.

Дар Ҳавлии хурд модари хурдии ман бо келинаш — зани Содик монда буданд. Модари хурдиамро ман «кичи-апа», яъне апача мегуфтам. Ҳар дуи онҳо аз субҳ то шом дар колхоз кор мекарданд. Модари хурдиам зани некдили боғайрати хушзабоне буд ва дар кор аз ҷавонон қафо намемонд, хоҳ ҷӯйковӣ бошад, хоҳ объёри — каланди худро рӯзи дароз аз даст намегузошт. Қисматаш нек будааст, ки келинаш ҳам ҷавонзани меҳнатӣ баромад. Ҷамила ба модари хурдиам басо муносиб буд, чустучолок буд, дар кор монда шуданро намедонист, фақат феълу ҳӯяш аз ў андаке фарқ дошт.

Ман Ҷамиларо аз дилу ҷонам дӯст медоштам. Вай ҳам маро нағз медиҳ. Мо бо ҳам бисъёр қарин будем, лекин ба ҳамдигарро ном гирифта ҷеф задан ҷуръат намекардем. Агар мо аз оилаҳои бегона мешудем, ман, албатта, ўро Ҷамила гуфта ном мебурдам. Ин аст, ки ман ўро, зани акаи калониамро, «чене» — ян-

га — мегуфтам, вай бошад, маро «кичине бала», яъне писарча мегуфт ва ҳол он ки ман бачаи хурд набудам ва фарқи синну соламон ҳам чандон бузург набуд. Дар авулҳо одат ҳамин-дия: келинҳо додарони шавҳари худро «кичине бала» ё ки «қайнин ман» мегӯянд.

Рӯзгори ҳар ду хонаводаро модарам ба ӯхда гирифта буд. Ба вай хоҳарчаам ёрмандӣ мекард. Хоҳарчаам духтараки шӯхе буд, ба нӯки кокулчаҳош ресмон баста мегашт. Дар он рӯзҳои вазнин чӣ гуна бо файрат ва ҳавсала кор кардани ӯро ман ҳеч гоҳ фаромӯш намекунам. Барраю бузғола ва гӯсолаҳои ҳар ду хонаводаро дар атрофи полизҳо вай мечарронид, саргину ҳезумро ӯ чида меовард, то ки дар ҳавли доимо сӯзишворӣ муҳайё бошад; ҳамин духтарча, ҳамин хоҳараки пучуки ман буд, ки бори гарони танҳоии модарамро сабуктар менамуд, аз сари ӯ фикру хаёли ғамангезро дар бораи писарони бедову дарак шударафтааш дурттар меронд.

Тифоқӣ ва тинчию серии хонаводаи бузурги мо ба шарофати модарам буд. Вай сардори комилҳуқуқи ҳар ду оила, ҷавҳари аҳлий ва тифоқии хонавода буд. Ҳангоми дохил шуданаш ба оилаи бобоёни кӯчманчиам вай духтараки хурдсоле буд, лекин баъдтар инони ихтиёри хонаводаро маҳкам ба даст гирифта ва ба он аз рӯи инсоғу вичдон сарварӣ карда, хотири ачдодонро шод мекард ва муқаддас медонист. Дар авул ӯро ҳамчун зани мӯътабари бовичдон ва ботаҷрибаю оқила эҳтиром мекарданд. Дар хона ба ҳама чиз модарам сардор буд. Рости гапро гуфтан даркор, ки ахли авул падарамро сардори оила ҳисоб ҳам намекарданд. Чандин маротиба шунидаам, ки одамон дар мавридаш мегуфтанд: «Э-э, ба пеши усто ака рафта чӣ мегири? — мардуми мо ҳам устоҳоро ба аломати эҳтиром «усто ака» мегӯянд — вай ғайр аз тешаю табараш ба дигар чиз коре надорад. Дар оилаи онҳо модари қалонӣ ҳӯҷаин аст, маслиҳати пухта мешунавам гӯй, ба назди вай рав-дия...»

Бояд гуфт, ки ман қатъи назар аз ҷавониам ба корҳои ҳоҷагӣ бисъёр вакт даҳл мекардам. Ин кор фақат аз он сабаб мумкин шуда буд, ки бародарони қалониам ба ҷанг рафта буданд. Бинобар ин маро

гоҳ шұхиомезу гоҳ қиддій йигити калон, ҳимоятгар ва ноңьёби ду хонавода мегуфтанд. Ман аз ин фахр мекардам ва хисси масъулият аз дилам дур намешуд. Модарам низ ба ман мустақил шуданро талқин мекард. Вай меҳост, ки ман зираку чашми кордон шавам, на ин ки падарам барин бепарво шавам ва рұзхон дароз ҳарфе назада, ҷұбхороarraю ранда карда нишинам.

Хо, ман бричкаро дар пеши ҳавлиамон дар сояи бед ńигоҳ доштamu таккашу тиркашқои онро ковоктар карда мондам. Вақте ки ба тарафи дарвоза мерафтам, чашмам ба сардори бригадаамон Ұрозмат афтод. Вай савора ва бағаласоҳояш мисли ҳамеша ба қоши зин бастагй буд. Дар наздикии ү модарам меистод. Онҳо дар ким-чӣ хусус баҳс мекарданд. Наздиктар рафта овози модарамро шунидам, ки мегуфт:

— Не, ҳаргиз гуфти ту намешавад! Аз худо тарс, дар кучо дидй, ки зан бричка ҳай карда халта кашонад? Не, ошно, келини маро осуда гузор, мон ки кори пештараашро карда гаштан гирад. Бе ин ҳам ба сархорй дастам намерасад, кайи худат ду рұзгорро үхда карда бин, зўрат мерасад ё не! Хайрият, ки аз дasti духтарчаам кор меомадагй шуд... Як ҳафта боз коматамро рост гирифта наметавонам, гүё дам нагирифта намад зер карда бошам, миёнам сих мезанад, чуворимакка бошад,— ана худат рафта бин — аз беоби ҳушк шуд! — оташинона мегуфт ү дам ба дам нўки рўймоли худро ба гиребони куртааш хаста. Модарам ҳар гоҳ ки ҳашмгин шавад, ҳамин тавр мекард.

— Э, ачаб одам будед шумо! — Бо қаҳр гуфт Ұрозмат дар болои зин як чунбida.— Агар пои ман ин хел чўлок намешуд, магар аз шумо илтимос карда мегаштам! Беҳтараш, худам халтаҳоро пештара барин ба ароба бор мекардаму қашондан мегирифтам!.. Медонам, ин кор кори зан нест, лекин охир мардро ҳозир аз кучо мейбем?.. Аз рӯи маҷбурият қарор додем, ки занони аскарҳоро ба ин кор барорем. Шумо келинамро намемонам мегүед, аммо сардорон моро қасос мекунанд... Ба аскарҳо нон даркор, мо бошем, планро ичро намекунем. Охир ин чӣ гап?

Ман нўки қамчинро рўй-рўи замин кашолакунон ба онҳо наздик мешудам. Бригадир маро дида беҳад хурсанд шуд, аз афташ, ба майнаи ӯ ягон фикри тоза омад.

— Хайр, агар барои келинатон ин қадар ташвиш мекашида бошед, ана қайнин худаш,— ӯ хушҳолона ба сўи ман ишора кард,— касеро намемонад, ки ба келинатон наздик биёяд. Ҳа, хотирчамъ бошед. Сеид йигити хуб аст! Офарин ба ҳамин бачаҳо, меҳнаткашҳо, ки кори моро сабук мекунанд...

Модарам миёни сухани бригадирро бурид.

— Ҳай-ҳай-ҳай, шаклу сўмоти ин оворагардро тамошо кунед! — ба нолаю навҳа даромад модарам. — Мўйсари инро бинед-а, азони ким-кадом бангидо барин... Падара什 ҳам хуб одами баҳавсала-дия, як лаҳза вақт намеёбад, ки мўйсари писарашро тарошида партояд...

— Хайр, майлаш, имрӯз писар дар пеши падару модараш монда истироҳат кунад, мӯи сарашро гиронад,— Ӯрозмат ришти суханро устокорона ба даст гирифта, ба мақсади модарам наздик овард.— Сеид, имрӯз дар хона мон, писарам, шиками аспҳоро нағзакак сер кун, пагоҳ саҳарӣ ба Ҷамила якта бричка медиҳем: ҳамроҳ кор мекунед. Лекин эҳтиёт шав, ту барои вай ҷавобгар мешавӣ, ҳа! Шумо, бойбича, асло ҳавотир нашавед, Сеид янгаашро ранҷониданӣ намемонад. Агар боз ҳам ину он гӯед, ба инҳо Дониёро ҳамроҳ карда мемонам. Шумо ӯро медонед-ку: як ҷавони беозори ҳалимакак... ҳӯ-ӯ ба қарибӣ аз фронт омад-ку, ҳамон-дия. Ана секаса ба станция ғалла қашондан мегиранд, кӣ ҳад доштааст, ки баъди ин ба келини шумо даст мерасондааст? Дуруст мегӯям, Сеид? Фикри ту чист, мо хостем, ки Ҷамиларо аробакаш таъин кунем, лекин модарат розӣ нашуда истодааст, ту ҳам гап зан, писарам.

Таърифи бригадир ба ман форид, бо ман ҳамчун бо одами калон маслиҳат карданаш маъқул афтод. Ғайр аз ин ман дарҳол ба худ тасаввур кардам, ки ҳамроҳи Ҷамила ба станция рафта омадан чӣ хуш мешуд. Бинобар ин, ба худ қиёфаи чиддӣ гирифта, ба модарам гуфтам:

— Ба келинатон хеч воқеа намешавад, чӣ, ӯро магар гург меҳӯрад?

Инро гуфтаму мисли аробакашҳои ҷаҳондида аз сӯроҳи байни дандонҳоям ба замин боб карда туф кардам ва қамчини худро рӯй-рӯи хок қашолакунон, китфҳоямро бо тамкин ҷунбонида-ҷунбонида ба роҳам равон шудам.

— Ӯҳ-ҳӯ! — бо ҳайрат гуфт модарам ва, аз афти кор, лаҳзае димогаш ҷоқ шуд, лекин фавран бо оҳанги оташинона хитоб кард: — «Гург намехӯрад» мегӯяд-а! Ман ба ту гургро нишон дода мемонам! Ту чиро медонӣ? Эшон акнун ба одамҳо гап ёд медодагӣ ҳам шудаанд!

— Охир Сеид надонад, боз кӣ медонад. Вай йигити ду ҳонавода аст, шумо шукр кунед-дия! — тарафи маро гирифта гуфт Ӯрозмат дар ҳолате ки боз якраҳагӣ накунад гуфта, ба сӯи модарам нигоҳҳои ташвишомез афканда мемонд.

Лекин модарам ба ӯ эътиroz накард, факат анда-ке маҳзун шуда, як охи чукур кашиду гуфт:

— Кошкӣ йигити баркамол мебуд, афсӯс, ки ҳоло бача аст, бар болои ин, шабу рӯз кор гуфта давида мегардад... Оҳ, йигитҳои аизи мо ҳоло дар кучо бошанд! Ҳонаҳо шамол рӯфта бурдагӣ барин чӯп-чӯп шуда монданд...

То ин дам ман хеле дур рафта будам ва суханони модарамро дигар нашунидам. Роҳравон ба гӯшай иморат бо қамчин ҷунон фуровардам, ки аз девор гард барҳост. Баъд ҳатто ба лабханди ҳоҳарчаам, ки бо кафи дастонаш тӯп-тӯпкунон ба рӯи ҳавлӣ таппак мезад, ҷавобе надода, бо викор ба айвон даромадам. Дар айвон диккак нишаста, аз кӯза об реҳта, бо ҳавсалай тамом дастонамро шустам. Сонӣ ба ҳона даромада, як коса ҷуғрот ҳӯрдам ва боз як косаро пур карда, бурда ба пештаҳтаи тиреза гузоштаму ба дарунаш нон реза кардан гирифтам.

Модарам ва Ӯрозмат ҳанӯз дар рӯи ҳавлӣ буданд. Онҳо акнун баҳсу мунозира намекарданд, бо овози паст ва оромона гуфтугӯ мекарданд. Эҳтимол, дар ҳусуси бародаронам гап мезаданд. Модарам ҳар замон ҷашмони варамкардаашро бо нӯки остинаш пок кар-

да дар چавоби суханони Үрзмат, ки аз афти кор, ўро дилдорӣ медод, бо хотири парешон сар мечунбонд. Ба суханони Үрзмат сар мечунбониду худ аз болои қатори дараҳтон ба ким-кучоҳои дур назар медӯҳт, гӯё умедине дошт, ки дар он ҷо писарони худро ҳоҳад дид.

Модарам, яқин, бо таъсири фикру ҳаёлҳои ҳузновар ба таклифи бригадир ризой дод. Үрзмат бошад, аз барор гирифтани кораш хурсанд шуда, аспро қамчин заду тез йўрға кунонда, аз ҳавлий баромада рафт.

Он рӯз на ман ва на модарам, албатта, намедонистем, ки анҷоми ин кор чӣ ҳоҳад шуд.

* * *

Ман ҳеч шубҳа надоштам, ки Ҷамила брички душаспаро ба осонӣ саранҷом карда метавонад. Вай бо аспҳо муомила карда метавонист, охир ў дуҳтари галабони авули кӯҳистонии Бокаир буд. Содики мо ҳам галабон буд. Мегӯянд, ки боре баҳорон ў дар пойга ба Ҷамила расида натавониста будааст. Кӣ медонад, рост бошад ё дурӯғ, лекин ҳикоят мекунанд, ки Содик баъди ин воқеа саҳт ранцида ва дар қаҳр шуда, Ҷамиларо дуздида гурехтааст. Аммо баъзеи дигарон нақл мекунанд, ки онҳо якдигарро нағз дид, оила сохтаанд. Ҳар чи набошад, онҳо баъди тӯй факат чормоҳ бо ҳам зиндагонӣ кардаанд. Сонӣ ҷанг сар шуду Содикро ба армия даъват карданд.

Намедонам аз чӣ сабаб бошад, ки дар феълу ҳӯи Ҷамила ким-чӣ гӯна хислатҳои мардона, баъзан ҳаракатҳои дуруштнамо, зоҳир мегардид. Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки ў ягона фарзанди падараш — ҳам баҷои писар, ҳам баҷои духтар буду аз кӯдакӣ ҳамроҳи падараш галабонӣ карда мегашт. Бинобар ин Ҷамила аз сидқи дил ва бо чустучолокии мардона кор мекард. Бо зану духтарони ҳамсояҳо алоқаи нағз дошт, лекин агар ўро мабодо ноҳақ озор диҳанд, дар дашному ҳақорат аз касе намемонд, ҳатто ҷанд бор шуда буд, ки баъзехоро аз миллаҳошон қашола карда, гӯшмол додааст.

Ҳамсоягон борҳо омада шикоят карда буданд:

— Келини шумо чӣ хел маҳлук будааст? Аз ома-

данаш ҳоло ду хафта нагузашта, ин қадар маҳмадонгй мекунад! На як хурмат гуфтани гапро медонад, на аз касе шарм медорад!

— Гап зада бошад, хуб кардааст! — мегуфт модарам дар ҷавоб.— Қелини ман гапашро ба ҳар кас рӯирост мегӯяд. Ин аз фитнаю иғвои пинҳонӣ авлотар аст, қелинҳои шумо фақат дар зоҳир ҳалиму ором менамоянд, ин хел одамҳо аз тухми палағда ҳам бадтаранд: аз берун тозаю хушрӯй, дарунашон бӯй гирифта рафтагӣ.

Падарам ва модари хурдиам бо Ҷамила ҳеч гоҳ саҳт ва хурдагирона муомила намекарданд, чунон ки одатан падаршӯю модаршӯ мекунанд. Онҳо ба ӯ муносибати хуб доштанд, ӯро дӯст медоштанд ва талабашон фақат ҳамин буд, ки ӯ ба худо ва ба шавҳари худ содику вафодор бошад.

Ман таки дили онҳоро медонистам. Онҳо, ки чор писарро ба армия гуселонида буданд, дар шахси Ҷамила — ягона арӯси ҳар ду ҳавлӣ — тасаллои хотири худро мединанд, бинобар ин ӯро ин қадар азиз медоштанд. Лекин дили модарамро дуруст намефаҳмидам. Вай ин хел одам набуд, ки касеро баҳуда-беҳуда дӯст дорад. Модарам фармонравоиро нағз медин, феълаш басо дурушт буд. Вай аз рӯи қоидаю одатҳои худ зиндагонӣ мекард ва онҳоро ҳеч гоҳ тағъир намедод. Ҳар сол аввали баҳор ӯ хаймаи кӯчманчиғии моро, ки падарам ҳанӯз дар ҷавониаш сохта буд, ба рӯи ҳавлӣ бароварда рост мекарду аз дарунаш шоҳчаҳои арчаро сӯзонида дуд медод. Вай моро ҳам дар рӯҳи меҳнатдӯстӣ ва эҳтиром ба калонсолон тарбия мекард. Аз ҳама аъзоёни оила талаб менамуд, ки бечунучаро итоат кунанд.

Лекин Ҷамила аз рӯзи аввали ба оилаи мо омадаш аз дигар арӯсон фарқ доштани худро нишон дод. Ростӣ, вай калонсолонро иззат мекард, гапи онҳоро ба гӯшаш мегирифт, аммо дар пешин онин ҳеч гоҳ сарҳам намекард, лекин ба ивази ин, мисли ҷавонзанҳои дигар, рӯяшро ба сӯе гардонда пиҷир-пиҷиркунон суханҳои талху тунд ҳам намегуфт. Вай фикрашро доимо рӯирост мегуфт, аз изҳор кардани мулоҳизаҳои худ наметарсид. Модарам аксар вақт тарафи ӯро

мегирифт, сухани ўро қувват медод, лекин ҳукми қатъиро худаш мебаровард.

Ба хаёлам, модарам дар шахси Чамила, дар ростгүй ва боинсофии ў одами ба худ баробармарта баро медид ва дар дили худ орзуи ниҳонӣ дошт, ки ўро ягон вақт ба ҷои худ ҷонишин кунад, ўро монанди худаш соҳибаи фармонраво, бойбичаи кордон ва посбони бахту саодати хонавода гардонад.

— Худоро шукур бигӯ, духтарам,— насиҳат мекард ў ба Чамила,— ту ба хонаводаи баобрӯю баҳосият афтодӣ. Ин баҳти туст. Маънои хушбахтии зан ҳамин, ки худо фарзанд диҳаду хонадонаш серупур бошад. Ҳар чиз ки мо, пиракиҳо, ғун кардем, ҳамагӣ ба ту мемонад, охир мо онро ҳамроҳамон ба гӯргирифта намебарем-ку! Лекин бидон: баҳт ёри фақат касе мешавад, ки шараф ва номуси худро нигоҳ дорад. Инро аз ёдат набарор, худатро эҳтиёт кун!..

Аммо баъзе корҳои Чамила модаршӯҳои ўро ба тааҷҷуб меандоҳт: вай аз ҳад зиёд ва қӯдаквор хушхол буд. Баъзан гӯё бе ҳеч сабаби казой меҳандид, бисъёр баланд ва аз таҳти дил меҳандид, ҳангоме ки аз кор бармегашт, ба ҳавли ба тарзи муқаррарӣ қадам монда намеомад, балки давида медаромад, аз болои ҷӯй ҷаҳида мегузашт. Баъд бе ҳеч сабаб тоҳ як модаршӯй, тоҳ дигарашро ба оғӯш қашида, бӯса кардан мегирифт.

Чамила сурудхониро ҳам дӯст медошт, вай аз қалонсолон ибо накарда, доимо ягон ашӯларо хонда мегашт. Ҳамаи ин корҳои ў ба таассурот ва афкоре, ки дар авули мо дар бобати арӯсон ташаккул ёфта буд, албатта, мувофиқат намекард, аммо ҳар ду модаршӯйҳо худро тасаллӣ дода мегуфтанд, ки Чамила бо мурури замон батамкину вазни шуда мемонад. Охир ҳамаи арӯсҳо дар ҷавониашон ҳамин хел мешаванд, мегуфтанд онҳо. Барои ман бошад, дар тамоми дунъё бехтар аз Чамила касе набуд. Агар мо ҳар ду дар як ҷо бошем, бисъёр хурсандӣ мекардем, бе ҳеч баҳона қоҳ-қоҳ меҳандидем ва дар рӯи ҳавли аз паси якдигар дав-давакон мекардем.

Чамила хушрӯй буд. Қади баланди мавзуне дошт, мӯйҳои сиёҳи ғафса шро ба ду милла таксим карда,

нағз бофта мемонд. Қарсчай сафеди худро ба сараш ба як тарафи пешонӣ андаке ҳам карда, басо усто-корона мебаст, ки ин ба худаш бисъёр мезебид ва ба пӯсти гандумгуни чехраи базебаш як ҳусни иловагӣ медод. Вақте ки Ҷамила меҳандид, ҷашмони бодомшакли сиёҳаш аз туғъёни ниҳонии шавқи ҷавонӣ барқ мепошиданд, аммо агар бинохост ба ҳондани байтҳои шӯху намакини дар авуламон эҷодшуда шурӯъ кунад, ҷашмони дилошӯбаш дураҳши маҳсусе пайдо мекарданд, ки он хоси духтарон набуд.

Ман аксаран пай мебурдам, ки йигитҳо, ҳусусан йигитҳои аз фронт баргашта, ба ӯ синҷакунон менигаранд. Ҳуди Ҷамила ҳам ҳазлу шӯхиро нағз мединд, лекин, рости гап, агар касе шӯхиро аз ҳад гузаронад, дарҳол лаҷомашро қашида мемонд. Бо вучуди он, ин гуна ҳазлҳо ба дили ман саҳт мерасиданд. Ман барои ӯ ра什к мебурдам, чунон ки додарон барои ҳоҷарони қалониашон ра什к мебаранд, ва агар дар наздикии Ҷамила ҷавононро диди монам, кӯшиш мекардам, ки коре карда ба онҳо ҳалал расонам. Ҳуд ба ҳуд таҷанд шуда, ба онҳо бо ҳашму ғазаб нигоҳ мекардам, гӯё бо қиёғаи ҳуд гуфтани мешудам: «Ҳой, бисъёр ҳам лакқидан нагиред. Ҷамила зани бародари ман аст. Ҳаёл накунед, ки вай пушту паноҳ надорад!»

Ман дар ин гуна дақиқаҳо ба як лоқайдии соҳта-корона бамавриду бемаврид ба гап ҳамроҳ мешудам, кӯшиш мекардам, ки ҳамсӯҳбатони ӯро масхара кунам, ва ҳангоме ки ин корам барор намегирифт, ҳудамро гум карда, гӯсолаи ширмаст барин фишшос задан мегирифтам.

Ҷавонон ба ҳоли ман қиқиррос зада меҳандиданд.

— Э, вайро тамошо кунед! Аз афташ, Ҷамила ба вай янга мешавад, эҳ, афсӯс, мо аз ин гап ҳабар на доштем-ку!

Ман худро ба даст гирифтани мешудам, лекин бо таассуф хис мекардам, ки ба гӯшҳоям ҳун давид ва аз зӯрии алам дар ҷашмонам об ҷарҳ зада истодааст. Лекин Ҷамилаи ман, янгаи ман, аз ҳиссиётам пай мебурд. Ӯ худро базӯр аз ҳанда нигоҳ дошта, ба ҳуд қиёғаи ҷиддӣ мегирифт.

— Чӣ, ба гумони шумо янгаро аз замин рӯфта мегиранд? — мегуфт ў ба йигитҳо бо тамкин ва гурур. — Шояд, янгахои шуморо аз замин ёфта бошанд, лекин мо ин хел хору зор неstem! Биё, қайнӣ, аз ин ҷо меравем, мон инҳоро! — инро гуфта Ҷамила сари худро бо ифтихор баланд мекард, китфҳояшро бетакаллуфона меафшонду худро намоиш дода ҳамроҳи ман аз пеши онҳо дур мешуд ва ҳомӯшона табассум мекард.

Дар табассуми ў ман ҳам хурсандиро ҳис мекардам, ҳам норизоиро. Эҳтимол, ў дар ин гуна дақиқаҳо аз дилаш мегузаронд: «Эҳ, бачай нодон! Агар ман кори дилҳоҳамро карданӣ бошам, кӣ дасти маро дошта метавонад? Ҳамаи аъзоёни оила як шуда поед ҳам, ҳеч чизро пай намебаред!» Ман дар ин хел мавридҳо гунаҳгорона ҳомӯш меистодам. Оре, барои Ҷамила ғайюриам меомад, ман ўро парастиш мекардам, меболидам, ки ў янгаи ман аст, аз ҳусни ў, аз табиати озод ва мустакилонаи ў фарҳ мекардам. Мову ў дӯстони бисъёр қарин будем ва ҳеч чизро аз ҳамдигар пинҳон намедоштем.

Он рӯзҳо дар авул мард кам буд. Баъзе ҷавонон аз ин фоида бурда, ба занҳо беҳаёна ва нописандона муомила мекарданд. Ба онҳо беҳуда вакт сарф карда мегардем? — мегуфтанд онҳо, аз афти кор,— як имо кунӣ, кифоя, қадомашро ки ҳоҳӣ, аз пасат қашо-ла шуда омадан мегирад.

Як рӯз дар мавсими алафдаравӣ Ӯсмон ном хеши дурмон ба Ҷамила чакқа шудан гирифт. Ӯсмон ҳам аз қабили шахсоне буд, ки ҳеч қадом зан ба мо муқовимат карда наметавонад, гуфта гумон мекарданд. Ҷамила дасти ўро бо ҳашму адоварат аз ҳуд дур андохта, аз зери ғарame, ки дар сояаш дам гирифта ме-нишастан, барҳост.

— Начак! — гуфт ў бо алам ва рӯ ба дигар сӯ гардонид.— Аз шумо чиро ҳам ҷашм доштан мумкин буд? Айғирҳои лаҷомгусехта!

Ӯсмон дар зери ғарам дароз қашида, лабҳои туф-олудашро бо танаффур каҷ кард.

— Гурба ба дунба расида натавониста, «пуф-ф.

бўйнок!» гуфта будааст... Чӣ ноз мекунӣ, дилакат кум-кум мекунаду фукат дар осмон.

Ҷамила якбора ба ақиб рӯй овард.

— Ха, дилам кум-кум мекунад, чӣ мегӯй! Такдири мо ҳамин хел будааст, лекин ту, ахмак, ба ин шодӣ мекунӣ. Сад сол бешавҳар мегардам, аммо ба рӯи ту барин маҳлукҳо туф карданро ор медонам. Агар ҷанг намебуд, бо ту ҳам ягон одамизод ҳамгап мешуд?

— Хайр ман чӣ гуфтам! Ман ҳам гуфтам, ки ҷанг шуду ту дар болои сарат қамчини шавҳарро надида аз худ рафтӣ! — гуфта Усмон заҳрханде кард.— Эҳ, агар ту зани ман мешудӣ, ҳавоятро пасттар карда мемондам-куя...

Ҷамила меҳост, ки ба ӯ ҳамла кунад, меҳост, ки чизе бигӯяд, vale нагуфт, эҳтимол, фаҳмид, ки бо ӯ баробар шудан нашояд. Факат муддате ба ӯ бо як адовати беканор ҷашм дӯхта истоду баъд бо нафрат туф карда, панҷшоҳаи худро аз замин бардошт ва дур кард.

Ман дар паси ғарам, дар болои чигина меистодам. Ҷамила маро дида ба дигар тараф тоб хӯрд. Вай дар чӣ ҳолат будани маро пайхас рафт. Дили ман чунон дар ошӯб буд, ки гӯё Ҷамиларо не, балки маро таҳқир карда бошанд, бале, гӯё маҳз маро шармсор карда бошанд. Ман бо дили пургудоз ӯро маломат мекардам:

— Чаро бо ин хел одамон баробар мешавӣ, чаро бо онҳо ҳамгап мешавӣ?

Ҷамила то худи бегоҳ андӯҳгин гашт, ба ман ягон даҳан гап назад ва пештара барин табассум накард. Вақте ки ман чигинаро ба пеши ӯ ҳай карда рафтам, барои он ки аз алами саҳти ниҳониаш гап накушоям, панҷшоҳаро бо шаст ба ғарам ҳалонда, ҳамаи онро якбора мебардошт ва дар муқобили сарав нигоҳ дошта, рӯяшро дар паси он руст карда пеш меомад. Ҳасбедаро бо як ҳаракат ба чигина паргофта, зуд ба сӯи ғарами дигар мешитофт. Чигина тез пур мешуд. Ман дуртар рафта, ба қафоям нигоҳ мекардам ва мединад, ки ӯ як-ду дақиқа бо сари ҳам ба дастай панҷшоҳа такъяқунон ба хаёл фурӯ мерафт, баъд якбора ба ҳушомада, аз пай кораш мешуд.

Вақте ки мо охирин бор чигинаро пур кардем, Чамила гүё тамоми дуньёро фаромуш карда бошад, дергөхе ба шафаки офтоб чашм дүхта монд. Дар он тарафи нахр, дар ким-кадом гүшай дашти қазоқ офтоби бегоҳирӯзии тобистон гүё месӯхт ва монанди даҳони пуроташи танӯр, забона мекашид. Офтоб оҳиста-оҳиста ба канори уфук майл мекард, аброраҳои парешон ва тунуки сафҳои осмонро ранги арғувонӣ мепошид, ба дашти кабӯдчаранг, ки дар хамгаштҳояш акнун қариб сип-сиёҳ метобид, охири нурҳои худро эҳсон мекард. Чамила ғуруби офтобро бо чунон як шавқи самимона тамошо мекард, ки гүё ба ҷазараҳ ягон манзараи афсонавӣ намуда бошад. Чехрааш аз назоқати дилфиребе нур гирифт, лабҳои нимкушодаш кӯдаквор нарм ва бо нафосат моили табассум гардианд. Дар ин асно Чамила ногоҳ ба ман рӯ оварда, гүё ба таънаю маломати изҳор накардаам, ки ҳанӯз дар нӯки забонам чарх мезаду ҳар дақиқа ба изҳор карданаш омода будам,— ҷавоб мегардонид ба гап даромад. Ӯ бо оҳанге ба гап даромад, ки гүё мо сӯҳбати худро кайҳо боз давом медодем.

— Ту аз гапи вай ғам нахӯр, кичине бала, бало ба пасаш! Магар вай одам аст?..— Чамила хомуш монд, муддате ба канори офтоби дар паси уфук пинҳоншаванда нигоҳ карда истод, баъд оҳе кашида, ҳаёлмандона суханашро давом кунонид: — Усмон барин касон магар дили инсонро медонанд? Онро касе на-медонад... Шояд, ин хел мард дар рӯи олам набошад...

То даме ки ман сари аспҳоро ба дигар тараф мегардонидам, Чамила давида ба пеши занҳо рафт, ки дар як канор машғули кор будаид ва ба гӯши ман садоҳои баланду хушҳоланаи онҳо расид. Намедонам, ки ба Чамила чӣ шуд — оё шафакро тамошо карда дилаш кушода шуд, ё аз он шод шуд, ки имрӯз ба ҳар ҳол нағз меҳнат карда буд. Ман дар болои чигина, дар рӯи ғарами баланди ҳасбеда нишаста, ба Чамила нигоҳ мекардам. Ӯ қарсчай сафедашро аз сари худ бо шаст кушода гирифта, рӯй-рӯи марғзори алафаш дарвида, дастонашро ба ду тараф ёзонид, аз паси дугонааш давида рафт. Бод домани куртаашро бозӣ мегаронд. Баногоҳ аз дили ман ҳам ғам дур шуд: «Мадоронд.

гар ба гапи bemазаи Усмони аҳмақ ғам хӯрдан меарзад!»

— Чу-у, кани, ҳа-а! — гуфта аспхоро шитоб кунонидам ман.

* * *

Он рӯз ман аз рӯи гуфти бригадир ба омадани падарам интизор шуда истодам, то ки ўмӯи сарамро тарошад. Вакт бехуда нагузарад гуфта, ба мактуби Содик чавоб навиштани шудам. Дар оилаи мо чунин қоида ҷорӣ буд, ки бародаронам мактубро ба номи падарам менавиштанд, хаткашон онро оварда ба модарам месупурд, vale мактубро хонда додан ва ба он ҷавоб гардондан вазифаи ман буд. Ман ҳанӯз мактубро нахонда медонистам, ки Содик чиҳо навиштааст. Ҳамаи мактубҳои ў, барраҳои навзоди як рама барин, ба ҳамдигар монанд буданд. Содик мактубхояшро доимо бо қалимаҳои «Мактуби саломатӣ» саркарда, баъд албатта ҳабар медод, ки «ин мактубро ба унвони хешовандони азизи худ, ки дар Таласи гулгул шукуфон ва азизу ҷоноҷон зиндагонӣ мекунанд, ба воситай почта равон мекунам: яъне ба падари меҳрубон ва киромиам Ҷолчубой...». Баъд модарам, модари худаш ва дигарон бо як тартиби қатъӣ номбар карда мешуданд. Сипас дар бораи саломатӣ ва димоғчоқии оқсакқолҳои авлодамон, хешовандони наздик саволҳо медод ва фақат дар охир гӯё аз норасоии вакт саросема бошад, илова мекард «Инчунин ба заман Ҷамила салом...».

Вакте ки падару модар дар қайди ҳаётанд, оқсакқолҳо ва хешовандони наздик дар авул зиндаву саломатанд, аз ҳама пеш номи занро ба қалам додан ва зиёда аз он, ба номи ў мактуб навиштан, албатта, ҷандон хуб нест, ҳатто айб аст. Ин ақидаи на фақат Содик, балки ҳар як марди баору номус мебошад. Ростӣ, дар ин хусус ҳочати муҳокима ҳам нест, чунки расму оини авул ҳамин аст, ин масъаларо на фақат муҳокима намекарданд, балки мо дар ин бобат фикр ҳам намекардем ва барои фикр кардан вакт ҳам набуд. Охир ҳар як мактуб як воқеаи матлуби шодиовар буд.

Модарам маро мачбур мекард, ки мактубро чанд маротиба гаштаю баргашта хонам, сонъ коғазро бо як ифодаи риққатомез ба даст гирифта, чунон нигоҳ медошт, ки гӯё он паррандае бошаду худи ҳозир парида мерафта бошад. Ниҳоят, ўангуштони караҳтшу-даи худро ба зӯр ҷунбонида, мактубро сегӯша карда қат мекард.

— О, ҷигарбандҳоям, мо ҳатҳои шуморо тӯмор барин эҳтиёт карда мемснем! — мегуфт ў бо овози ларзони гиръяомез. — Бинед, аҳволи ҳамаро: ҳам падар, ҳам модар, ҳам хешовандашро як-як пурсида-аст-а... Охир, мо ба кучо ҳам мерафтем? Мо дар авули худ гаштаем. Лекин ҳоли шумо чӣ бошад? Фақат як даҳан хабар дижед, ки мо зиндаю саломатем, ҳамин ба мо кифоя...

Модарам боз хеле муддат ба мактуби сегӯша нигоҳ карда меистоду баъд онро ба ҳалтачаи ҷармин, ки ҳамаи мактубҳо дар он нигоҳ дошта мешуданд, андохта дар сандуқ қуфл мекард.

Агар дар ин гуна мавридиҳо Ҷамила дар ҳона бошад, ҳатро ба ў низ медоданд, ки хонад. Ҳар боре ки коғази сегӯшаро ба даст мегирифт, ман мушоҳид мекардам, ки ба рӯяш сурхӣ медавид. Вай мактубро дар дилаш меҳонд, ҳарисона ва шитобкорона сатрҳо-ро аз назар мегузаронд. Вале ба охири мактуб ҳар қадар наздик шавад, китфонаш ҳамон қадар поён мефа-ромаданд ва ранги руҳсораш сафед шудан мегирифт. Вай абрувони сиёҳашро чин мекард ва сатрҳои охи-рини ҳатро нахонда, онро ба модарам бо чунсн як бепарвоии сарде бармегардонд, ки гӯё чизи қарзгириф-таашро пас гардонида истода бошад.

Модарам рӯҳияи келинашро яқин ба таври худ мефаҳмид ва кӯшиш мекард, ки ўро таскин дижад.

— Чӣ шуд ба ту? — мегуфт ў даҳони сандуқро махкам карда истода. — Ба ҷои он ки шодӣ кунӣ, қошу қавоқат оvezон шуд-ку! Е ки факат шӯи ту ба аскарӣ рафтааст? Ин рӯз факат ба сари ту наомадааст, ба сари ҳамаи ҳалқ омадааст, дар қатори мардум ту ҳам тоқат кун. Ба хаёлат, ҳамин хел занҳо ҳастанд, ки ба шавҳари худашон пазмон нашудаанду ғам намехӯ-

ранд?.. Ғам хүрй ҳам майлар, лекин худат донй ки-
фоя, ба дигарон ошкор накун!

Чамила хомӯш меистод. Лекин нигоҳи қайсаронаи
ғамгинаш гӯё мегуфт: «Оҳ, модар, шумо аз ҳеч чиз
хабар надоред!».

Мактуби Содик ин дафъа ҳам аз Саратов омада
буд. Вай дар он ҷо дар госпиталь меҳобид. Содик на-
вишта буд, ки ярадор шудааст ва худо хоҳад, тира-
моҳ ба хона меояд. Вай ин гапро аз ин пеш ҳам на-
вишта буд ва мо ба мулоқоти наздик бо ӯ умед баста,
хурсандӣ мекардем.

Он рӯз ман ба ҳар ҳол дар хона намондам, ба хир-
манҷон рафтам. Ман одатан дар ҳамон ҷо меҳобидам.
Аспҳоро ба юнучқазор бурда, поящонро баста сар до-
дам. Раис ҷорҷарониро дар юнучқазор манъ карда
буд, лекин ман меҳостам, ки аспҳоям дсими сер ва
бардам бошанд, аз ин сабаб қоидаро вайрон мекар-
дам. Ман дар як пастхамӣ ҷои бисъёр созро медонис-
там, ғайр аз ин шабона ҳеч кас аспҳоро дида ҳам на-
метавонист, аммо ин дафъа аспҳоро аз ароба баро-
варда меҳостам ба он тараф барам, ки касе аз ман
пеш чор аспро ба юнучқазор сар дода будааст. Ман
оташин шудам. Охир ман соҳиби як брички дуаспа
будам ва ҳақ доштам, ки дар ғазаб шавам. Ман бисъ-
ёр фикру хаёл накарда, қарор додам, ки аспҳон бего-
наро ба ягон тараф ҳай карда фиристонам, то ки ин
шахси беҳаёни ба мулки ман сардарсварدارо подоши
сазоворе шавад. Лекин бандоҳо ду аспи Дониёро ши-
нохтам, ҳамон Дониёро, ки дар бораи ӯ имрӯз бри-
гadier гап зада буд. Ба ёдам расид, ки мо аз пагоҳ
ҳамроҳи Дониёро ба станция ғалла мекашонем. Ман
аспҳон ӯро даст накофта, ба хирманҷой баргаштам.

Дониёр дар ҳамин ҷо будааст. Вай худи ҳозир
чарҳҳои бричкаашро равған молидааст, акнун гайкан
тирҳои аробаашро тофта маҳкам мекард.

— Донӣ ака, аспҳон дар он ҷо будагӣ аз они ту-
анд? — пурсидам ман.

Дониёр оҳиста сарашро ба тарафи ман гардонид.

— Дутоаш аз они ман.
— Дутои дигараш чӣ?

— Аз они вай, ҳоло номаш чӣ, аз они Ҷамила.
Вай ба ту кӣ мешавад, янгаат?

— Хо, янгаам.

— Худи бригадир онҳоро ба ин ҷо сар дод, фармуд, ки хабар гирифта истам...

Хайрият, ки ман он аспҳоро ҳай накардаам!

Шаб шуд, насиме ки бегоҳӣ аз тарафи қӯҳсор ме-вазид, дигар ҳомӯш шуда буд. Дар хирманҷой ҳам оромӣ ҳукмфармо шуд. Дониёр дар паҳлуи ман, дар зери ғарами коҳ дароз кашид, vale баъди муддате аз ҷо бархоста, ба сӯи нахр рафт. Вай ба лаби ҷарӣ расида, дар ҳамон ҷо даст ба пушт карда ва сарашро андаке ба китф ҳам карда дар ҳамин ҳолатистода монд. Ман пушти ӯро медидаам. Ҷасади навча ва бесалиқаи ӯ (гӯё ки бо табар тарошида башандаш) дар равшани гуворои моҳтоб баръало намоён шуда меистод. Зоҳирон, ӯ ба шуввоси нахр, ки шабона торафт баландтар мешуд, гӯш медод. Шояд ӯ ба ким-ҷӣ гуна садоҳо ва шарфаҳои шабона, ки барои ман номаълуму ношиносанд, гӯш медод. «Боз ӯ меҳоҳад, ки дар лаби нахр бихобад. Одами ғалатӣ!»— худ ба худ ҳандида мондам ман.

Дониёр дар авули мо ба қарибӣ пайдо шуда буд. Боре ба пеши алафдаравон писарчае давида омада хабар дод, ки ба авул як аскари ярадор омад, аммо кӣ ва аз қадом оила буданашро намедонист. Ӯҳ, шурӯе буд, ки бархост-дия! Одати аҳли авул ҳамин, ки агар аз фронт касе баргардад, аз сағир то кабир — якта наменда — гурӯҳ-гурӯҳ шуда метозанд, то ки шахси навомадаро рафта бубинанд, аз дасташ дошта воҳӯй кунанд, савол диҳанд, ки оё хешовандони онҳоро надидааст, хабарҳои тозаро бишнаванд. Он дафъа ҳам як доду шавқуни тасвириношудани бархост, ҳар яке дар дилаш мегуфт, ки шояд додари ӯ омада бошад, ё, эҳтимол, тағо ё амакаш омадагист. Ин буд, ки даравгарон барси аниқ фаҳмидан дав-давон рафтанд.

Маълум шуд, ки Дониёр ҳамдиёри муқими мо, фарзанди авули худамон будааст. Накл мекарданд, ки ӯ дар кӯдакӣ ятим монда, се-чор сол дар ба дар гаштааст, сонӣ ба дашти Ҷақмок, ба қишивари қазоқҳо рафтааст, чунки хешовандони модараш қазоқ будаанд. Ӯ

ягон одами наздик надоштааст, ки бачаро пас гардонда биёварад, ҳамин тавр оҳиста-оҳиста ўро аз ёд баровардаанд. Агар аз Дониёр пурсанд, ки баъди аз ин чойҳо рафтанаш, зиндагонии ў чӣ хел мегузашт,— Дониёр чавоби равshan намедод. Бо вучуди он пай бурдан мумкин буд, ки ў рӯзҳои сахту сиёҳро бисъёр аз сар гузарондааст, қисмати ятимбачаро ба хуби дарк кардааст. Рӯзгор Дониёрро, чунон ки бод алафи ғелонро рӯй-рӯи дашт меронад, аз кишваре бар кишваре меронд. Ў солҳои дароз дар шӯразаминҳои Чакмок гӯсфанд мечаронид, баъдтар ба воя расида, дар биёбонҳо канал мекофт, дар совхозҳои нави пахтакорӣ кор мекард, сонитар дар шахтаҳои Оҳангарони назди Тошканд кор кард ва аз ҳамон ҷо ба армия рафт.

Ба авул баргаштани Дониёрро мардум писандиданд. «Ҳар қадар аз диёре ба диёре оворагардӣ карда бошад ҳам, охир баргашта, пас ба тақдираш будааст, ки аз обу ҳавои ватанаш баҳра барад. Забонашро ҳам фаромӯш накардааст-а, тоҳ-гоҳе ба қазоқӣ гузашта меравад, лекин ба ҳар ҳол тоза гап мезанд!».

«Аспи хушзор дар си гӯши дунъё бошад ҳам, охир галаи худро кофта-кофта меёбад. Ватан ва ҳалқи худаш ба кӣ азиз нест? Офарин, хуб кардӣ, ки баргашти. Мо ҳам хурсанду арвоҳи аҷдодонат ҳам шод. Худо ҳоҳад, гирмонро зада дафъ кунем, зиндагонӣ тинҷ мешавад, ту ҳам дигарҳо барин хонаву ҷойдор мешавӣ, дар хонаи ту ҳам ҷароғ дармегирад! — мегуфтанд оқсаққолҳои куҳансол.

Онҳо аҷдодони Дониёрро як-як ба хотир оварда, аз қадом ҳснавода будани ўро яқин карданд, ба ҳамин тарик, дар авули мо «хеши нав»— Дониёр пайдо шуда монд.

Рӯзе бригадир Ӯрозмат ба назди мо, дараварон, солдати навчай андаке ҳамидақоматеро овард, ки пои чапаш саҳл мелангид. Вай шинели худро ба сари китф партофта, тез-тез қадам мепартсфт, то ки аз байталчай қалтапон ӣӯргаи Ӯrozмат қафо намонад. Ҳуди бригадир, ки марди қадпости серҳаракате буд, дар паҳлун Дониёри баланд боло кассобакро — паррандаи

хурди дарьёводро ба хотир мерасонд. Бачаҳо ҳатто хандида фиристоданд.

Дониёр аз поящ тир хӯрда, ҷароҳати он ҳанӯз та-
моман сиҳат нашуда буд ва зонуяш қат намешуд. Бинобар он алаф даравида наметавонист ва ўрс ба пеши
мо, бачаҳо, ба кор таъин карданд, ки мошини алаф-
даравиро ҳай кунад. Рости гапро гӯям ў ба мо он қа-
дар маъқул нашуд. Пеш аз ҳама дамдуздиаш ба мо
нафорид. Дониёр ахъён-ахъён гап мезад, гап занад
ҳам, ҳис карда мешуд, ки дар айни замсн хаёлаш бо
чизи дигаре, бо чизи берунае машғул аст ва ҳар чанд,
ки ҷашмони андешаманди хаёлолудаш рост ба рӯи
кас дӯхта мешуданд, лекин фаҳмидан душвор буд, ки
ӯ шахси ҳамсӯҳбаташро дида истодааст ё не.

— Бечора, маълум ки баъди фронт то ҳоло ба худ
наомадааст! — мегуфтанд дар боран вай.

Ачибаш дар ин ки бо вучуди андешамандии дои-
миаш Дониёр тез-тез ва озода кор мекард, ҳатто каси
беруна ўро дида гумон мекард, ки ин як одами улфат-
дӯсти кушоддилест. Шояд айёми қӯдакии ятимона-
аш ба ўпинҳон доштани фикру эҳсосотро омӯхта, ўро
ин қадар камгапи эҳтиёткор гардонида бошад? Шояд.

Лабони маҳини Дониёр, ки дар канораҳошон чин-
ҳои реза афтодаанд, ҳамеша ба ҳам ҷафс буданд,
ҷашмонаш оромона ва бо ҳузн менигаристанд, факат
абрӯвони беҳаракати печнонаш ба руҳсори лоғар ва
доимо хастаҳолонаи ў як навъ рӯҳ мебахшиданд. Го-
ҳо ў гӯё ягон чизи ба дигарон дастнорасеро пай бурда
бошад, ҳушъёртар мешуд, абрӯвонаш боло қашида
мешуданд ва ҷашмонаш аз шавқи номафҳуме меду-
раҳшиданд. Баъд ў дергоҳе худ ба худ табассум кар-
да, аз чизе ҳушҳол мешуд. Ба мо ҳамаи ин ачиб мена-
муд. Вай боз ҳислатҳои аҷоиби дигар ҳам дошт. Бе-
гоҳӣ мо аспҳоро бароварда, дар пеши чайла гирд мес-
мадему нигарон шуда менишастем, ки ошпаззанак кай
хӯрокашро тайёр карда меорад, аммо Дониёр ба сари
теппаи дидбонӣ¹ баромада, то төрик шудани ҳаво он
ҷо менишаст.

¹ Теппаи дидбонӣ — баландие ки аз он ҷо атрофро
назора мекунанд. Ин ифода дар забони киргизҳо аз замонҳои
тохтузози кӯчманичиён мондааст.

— Чӣ кор мекунад ӯ дар он ҷо, магар касе ӯро пособон таъин кардааст? — гуфта меҳандидем мӯ.

Боре ҳисси кунҷковиам даст дода, ман ҳам аз паси Дониёр ба теппа барсмадам. Дар ҳакиқат ҳам, дар ин ҷо ягон чизи ғайриоддӣ ба назар намерасид. Дар атроф дашти васеи доманаи кӯҳсор пахи шуда меҳобид, ҳаво тадриҷан торик мешуд. Марғзорҳои тиранги ба зӯр аёншаванд гӯё дар оғӯши оромӣ схиста-оҳис-та нопадид шуда мерафтанд.

Дониёр ба омадани ман ҳатто эътиборе надод, вай як зонуи худро бо дастонаш печонида гирифта, нигоҳи ҳаёлолуди маънидорашро ба пеш дӯхта буд. Боз ба назари ман чунин намуд, ки ӯ ба ким-ҷӣ гуна садоҳое ки ба самъи ман намерасанд, бо дикқат гӯш медиҳад. Баъзан ӯ қадаре хушъёр шуда бо ҷашмони қалон күшодааш шах шуда мемонд. Ӯро ҷизе азият медод ва ман гумон мекардам, ки ҳуди ҳозир ӯ ҷаста меҳезаду дилашро күшода медиҳад, албаттā, ба ман не — маро ӯ ҳатто намедид,— балки ба як чизи бузурги беканор ва ба ман номаълум дарди дилашро изҳор мекунад. Баъдтар ман ба рӯи ӯ нигоҳ карда, қариб нашинохтамаш: гӯё баъди кор ҳамин тавр дам мегирифта бошад, бо сари ҳам ва ҳастаҳслона менишастан.

Даравгарони колхози мо дар марғзорҳои сар то сари соҳилҳои нахри Курқирав кор мекарданд. Курқирав дар наздикиҳои мо аз шиканҷаи дараи танг бे-рун омада, бо шасти тамом ва ғулғулакунон ба сӯи водӣ мешитобад. Мавсими алафдаравӣ — мавсими обхези нахрҳои кӯҳист. Аз бегоҳирӯзӣ сар карда об серкафку лойолуд мешуд ва соат ба соат меафзуд. Ман нисфҳои шаб дар чайла аз ларзиши пурзӯри наҳр бедор шуда меҳестам. Осмони каб-кабӯди тира пур аз ситора буд, дам ба дам боди серун қувват гирифта, омада худро ба чайла зада мегузашт, замин ором меҳобид ва факат нахри ғуррон, ба ҳаёлам, ба сари мо ҳамла-кунон пеш меомад. Гарчи қароргоҳи мо аз соҳил дар масофае воқеъ гашта буд, шабона об чунон аз наздики садо медод, ки ба дили кас беихтиёр ваҳм меафтод: мабодо чайлаи моро рӯфта барад? Рафиқони ман ба хоби саҳт рафта буданд, ки ин гуна хоб маҳсуси да-

равғарон аст. Аммо ман хоб рафта натавониста, берун мебаромадам.

Шабҳои Қурқирав басо зебо ва ҳаросангез мешаванд. Дар ҳар ҷо-ҳар ҷои марғзор сояи аспҳои ба поясон кишангандохта намудоранд. Онҳо аз алафи шабнамолуд шиками худро сер карда шуда, ҳоло фирқ-фирқунон гоҳ-гоҳе димоғ афшонда, ҳушъёrona пинак мераванд. Дар як тараф мавҷҳои Қурқирав бедҳои буттагии аз зарбу лат шалпаршударо ба зери худ ҳам карда ва ба соҳилҳо бо ҳайбат ҳамла оварда, сангҳои зери нахрро гулдурросзанон мегелонанд. Нахри нором атрофро аз ғулғулаи бошиддати воҳимаангезе дур кардааст. Касро даҳшат фаро мегирад.

Дар ин гуна шабҳо ман ҳамеша Дониёрро ба ёд меоварам. Вай одатан дар худи лаби нахр дар болои ғарами алаф меҳобид. Наход ӯ натарсад? Аз ғулғулаи нахр чӣ гуна гӯшаш кар намешавад? Ҳоло дар хоб бошад ё бедор? Чаро ӯ дар лаби нахр-танҳо меҳобид? Аз ин кор чӣ баҳра мегирифта бошад? Ачиб одаме, кирдорҳош ба инсони ин дунъё монанд нест. Ҳоло ӯ дар кучо бошад? Ба атроф менигарам — касе наменамояд. Дар торикий теппаҳои соҳили нахр, қуллаҳои кӯҳи дур ба зӯр аён мешаванд. Он ҷо, дар сароби нахр, дар сари қуллаҳо ҳомӯши ҳукмрон будагист, факат ситораҳои бешуморе ҷашмак мезананду бас.

Дониёр мебоист кайҳо аз авул ба худ ёру ҷӯра пайдо мекард. Лекин ӯ мисли пештара, ҳамчунон танҳо буд, мағҳуми дӯстӣ ё душманий, ҳусни таваҷҷӯҳ ё рашку кина ба ӯ тамом бегона буд ва ҳол он, ки дар авул йигитҳое соҳиби обрӯю эҳтиром мешаванд, ки худро ё дигаронро ҳимоят карда метавонанд, онҳое ки ба некӣ кардан, ҳатто баъзан ба бадӣ кардан кобиланд, онҳое ки дар маросимҳои тӯю азо баробари оқсакқолон фармонфармой мекунанд. Занҳо низ маҳз ҳамин гуна йигитҳоро меписанданд.

Агар йигит монанди Дониёр худро ба канор кашида гардад ва ба корубори ҳаррӯзai авул мудоҳила накунад, баъзеҳо ба ӯ эътиборе намедиханд, дигарон бошанд, дар ҳаққи вай беилтифотона мегӯянд:

— Аз ин одам ба касе на суде мерасаду на зиёне. Бечора, ба таври худ ҷунбуҷӯл мекунад, ба сари

худ рӯз гузаронда мегардад. Хайр, майлаш, гаштан гирад...

Ин гуна одам одатан мавзӯи писханду пичинг ё тараххум шуда мемонад. Мо, ҷавонони наврас, ҳамеша кӯшиш мекардем, ки қалонвор рафтор кунем, ба йигитҳои баркамол тақлид мекардем, бинобар ин дар хузури Дониёр набошад ҳам, дар ғоибаш байни худ ӯро масхара медоштем. Мо ҳатто ҳамиро ҳам масхара мекардем, ки ӯ гимнастёркаи худро худаш дар оби наҳр мешуст. Мешусту ҳанӯз дуруст хушк нашуда мепӯшид, чунки факат якта гимнастёрка дошт.

Аммо ациб, ки Дониёр ҳамин қадар одами ором ва беозор бошад ҳам, мо ба муомилаи бетакаллуфона бо ӯ ҷуръат намекардем. Сабаби ин на дар он буд, ки ӯ аз мо қалонсолтар буд,— се-чор сол ҳурду қалон буданро мо ба инобат намегирифтем ва бо ҷавонони аз ҳудамон қалон бетакаллуф муносибат карда, ба онҳо «ту» гӯён муроҷиат мекардем. Сабаби ин на дар он ҳам буд, ки Дониёр одами ҷиддӣ менамуд, худро қалон мегирифт ва ин моро ба ҳурмат кардани ӯ водор менамуд, не, балки аз он сабаб, ки дар ҳомӯшии доимии андешамандонаи ӯ як ҷизи ба мо номафҳуме ниҳон буд ва мо ки омода будем, ҳар касро масхараю истехзо кунем, аз Дониёр ибо мекардем.

Шояд ба мулоҳизакории мо як воқеа сабаб шуда бошад, ки онро дар ин ҷо нақл мекунам. Ман бачаи қунҷков будам ва аксар вақт одамонро бо пурсукови худ безор мекардам, лекин аз ҳама бештар ба савол-борон кардани фронтиён шавқ доштам. Баъди он ки Дониёр ба алафдаравӣ таъин шуд, ман пайваста мавриди муносиб мечустам, ки аз ин фронтҷии нав ҳам ягон ҷизи тоза фаҳмида гирам.

Боре мо бегоҳӣ баъди кор дар гирди гулхан менишастем. Ҳӯрокамонро ҳӯрда шуда, акнун баҳузур истироҳат мекардем.

— Донӣ ака, то вақти хоб аз ҷанг ҷорта ҳикоят кун,— ҳоҳиш кардам ман.

Дониёр аввал ҷизе нагуфт, ҳатто гӯё ранцид. Муддате ба гулхан ҷашм дӯхта нишасти, баъд сар бардошта ба мо нигоҳ кард.

— Аз ҷанг гуфтӣ-мӣ?— пурсид ӯ ва гӯё ба андеша-

ҳои худ чавоб мегуфта бошад, бо овози паст илова намуд: — не, бехтараш шумо киссаи ҷангро нашунивад!

Сипас ӯ рӯяшро ба дигар тараф гардонид, як даста бургани хушкро гирифта ба гулхан партофт ва ба ҳеч қадоми мо нигоҳ накарда, алавро пух кардан гирифт.

Дониёр дигар ҳарфе назад. Аммо аз ҳамин ибораи мухтасараш ҳам фаҳмида шуд, ки дар бораи ҷанг бамавриду бемаврид гап задан мумкин нест, киссаи ҷангро ҳамчун афсонае ки пеш аз хоб мегӯянд, гуфтану шунидан хуб нест. Ҷанг дилу ҷигари одамонро хун кардааст ва дар бораи он бедардона ҳикоят кардан осон нест. Ман худ аз худ хичолат кашидам. Дигар ҳеч ғоҳ аз Дониёр дар бораи ҷанг ҳарфе напурсидам.

Лекин Дониёр эҳтироми моро на фақат бо ин сӯханаш соҳиб шуда буд. Мо гуфтугӯи оншабаро зуд фаромӯш кардем, чунон ки дар авул шавқу мароқи мардум ба худи Дониёр ҳам ба ҳамин гуна тезӣ фаромӯш шуда буд. Одамгурезӣ ва дамдуздии ӯ дар дили одамон фақат муносибати бепарвоёна ё хисси тараххум бедор мекарду бас.

— Ҷавони бехонумони шӯрбахте,— мегуфтанд дар хусуси ӯ.— Ҳайрият, ки колхоз нону ош медиҳад, на бошад ҳалтаро бардошта, ба гадой баромаданаш ҳам аз эҳтимол дур набуд...

— Бечора, чунон ҳалим, чунон беозор ки худи гӯсфанд барин.

Мардум ба феълу ҳӯи ачиби Дониёр тадриҷан одат карданд, баъд ба ӯ аҳамият намедодагӣ шуданд. Рости гап, ҳамин хел шуданаш ҳам лозим буд: агар кас коре карда худро нишон надиҳад, рафта-рафта ӯро фаромӯш мекунанд.

* * *

Рӯзи дигар ману Дониёр аспҳоро ба хирманҷоӣ ҳай карда овардем, то он вакт Ҷамила ҳам расила омад. Вай моро ҳанӯз аз дур дида, фаръёдкунон гуфт:

— Ҳой, кичине бала, каний аспҳои маро ин сӯ ҳай

кун! Хамутҳои ман дар кучо? — Баъд мисли он ки тамоми умр аробакашӣ карда бошад, бо қиёфай шахси кордон бричкаро аз назар гузаронид, чархҳоро бо пояш ҷунбонида дид, ки оё онҳо ба тирҳои ароба ба хубӣ гузаронда шудаанд.

Ману Дониёр наздик омада будем, ки афту андоми мо ба ӯ хандаовар намуд. Поҳои дарозу лоғари Дониёр мӯзахои соквасеи брезентиро ба зӯр нигоҳ дошта меистоданд. Ман бошам, бикини аспро бо пошнаҳои ҷарми сиёҳ барин чиркину тираранг шударафтаи худ хила мекардам.

— Шумо дуятон аҷаб мос афтодаед-дия! — гуфт Ҷамила сарашро ҳушҳолона ҷунбонида. Пас вактро нагузаронда ба мо амр додан гирифт: — Ҳа, ҷаққонтар ҷунбед, тасфи рӯз набаромада, аз дашт гузарем.

Вай аспҳоро аз лаҷомашон дошта, бо часорат ва эътиими том ба пеши бричка қашола карду дарҳол ба ароба қатӣ кардан гирифт. Ҳудаш, бале, як ҳудаш мустақилона қатӣ кард, фақат боре аз ман ҳоҳиш намуд, ки тарзи гузаронидани тасмаи лаҷомро нишон дихам. Ба Дониёр ҳеч аҳамият намедод, гӯё ки вай дар ин ҷо тамоман набошад.

Қатъиян ва ҳудбоварии густохонаи Ҷамила, зоҳиран, Дониёрро ба таачҷуб андоҳт. Дониёр лабони ҳудро беэътиноёна ба ҳам ҷафс карда, ба ӯ бо назари андаке бадҳоҳона, вале бо ҳайрат нигоҳ мекард. Вакте ки ӯ ҳалтаи пур аз ғалларо аз болои тарозу бардошта, ба пеши бричка бурд, Ҷамила ба ӯ дарафтод:

— Ин чӣ гап, ҳар кас магар ба сари ҳуд зӯр зада мегардад? Не, ошно, ин корат намешавад, қаниӣ, биё, дастатро ба ман дех! Ҳой, кичине бала, чӣ даҳонатро қушода истодай, болои бричка баро, ҳалтаҳоро ҷо ба ҷо кун!

Худи Ҷамила дasti Дониёрро дошта гирифт ва ҳангоме ки онҳо дастонашонро ба ҳам пайваста ба рӯяш ҳалтаро хобонданд, ҷавони бечора аз ҳаё супсурҳ шуд. Ҳар боре ки дasti ҳамдигарро маҳкам дошта, ҳалтаҳоро бардошта меомаданд ва сарҳон онон қариб ба якдигар расида меистод, — ман мушоҳида мекардам, ки Дониёр ҳудро басо носоз ҳис мекунад, азоб мекашад, аз шиддати хичолат лабонашро мега-

зад ва мекӯшад, ки ба рӯи Чамила нигоҳ накунад. Аммо Чамила аз чизе парво надошт, вай ҳамроҳи худро гӯё намедида бошад, бо занаки тарозубон озодона ҳазлу шӯҳӣ мекард. Пас аз он ки бричкаҳо аз ғалла пур шуданд ва мо лаҷомҳоро ба даст гирифтем, Чамила муғамбирона ҷашмак зада, ҳандаомез гуфт:

— Ҳой, номат чӣ буд... ҳа, Дониёр! Охир ту ба ҳар ҳол мард ном дорӣ, кани роҳро сар кун!

Дониёр боз ҳам чизе нағуфту бричкаашро якбора тозон ба ҳаракат даровард. «Эҳ, шӯрбаҳт,— гуфтам ман дар дилам,— бар болои ҳамааш ту шармгин ҳам будай!».

Роҳи мо дур буд: бист километр масофаро аз байнин дашт ва дара гузашта, баъд ба станция мерасидем. Фақат ҳаминаш нағз буд, ки аз аввал то охир роҳ нишеб мерафт ва ба аспон вазнинӣ намеафтод.

Авули мо, Қурқирав, дар соҳили наҳр, дар доманаи Қӯҳи Бузург воқеъ гашта, то худи Қӯҳи Сиёҳ тӯл мекашид. То дохил шудан ба дара авуламон бо анбӯҳ-анбӯҳ дарахтони сабзаш ба назар намуда меистод.

Дар як рӯз фақат як раҳ ғалла қашонида метавонистем. Пагоҳ баромада, баъди пешин ба станция мерасидем.

Офтоб бадани касро беражона месӯзонд. Дар станция ҷои сӯзанзани ёфт намешуд: бричкаю чигинаҳои пурбор, ки аз тамоми водӣ ғун шуда буданд, ҳару барзаговҳои ҳалта бор кардашуда, аз колхозҳои дурдасти кӯҳсor ҳама чоро банд карда буданд. Ҳару барзаговҳоро ба ин ҷо писарбачаҳо ва занҳои бешавҳармонда ҳай карда меомаданд. Чеҳраҳои онон офтобзада, либосҳошон рангпарида, пошинаҳои поящон аз пойлуч гаштан дар санглоҳ хуншоршуда ва лабонашон аз гармою гарду ҷанг кафида буд.

Дар болои дарвозаи «Заготзерно» ба алвоне «Ҳар як ҳӯшаро ба фронт медиҳем!» навишта монда буданд. Дар рӯи ҳавлии «Заготзерно» даву геч, тела-тела ва доду фарьёди аробакашону маркабронон ҳукмрон буд. Каме дуртар аз он ҷо, дар паси девори пасте паровоз ин сӯ-он сӯ давида, аз ҷаҳор тарафаш фагонаҳои буғи сӯзон мебаровард ва ба атроф ҳокистари сиёҳ мепошид. Аз пахлуи вай бо гулдурроси гӯшкар-

кунанда поездҳо гузашта мерафтанд. Уштуроне ки ба хестан аз ҷои ҳуд ҳавсала надоштанд, даҳони пуробу кафки ҳудро қалон күшода, бо ҳашм ва ғазаб наъра мекашиданд.

Дар пункти ғаллақабулкуни дар зери боми тафсони тунукагин теппаҳои бузурги ғалла меҳобид. Ҳалтахоро бардошта аз болои тахтапул қадам монда, ба боло, ба ҳуди таки бом бароварда рехтан лозим буд. Ҳавои дими гарм, гарду чангӣ ғалла нафаси қасро мегардонид.

— Ҳой бача, ҳушъёр бош, маро фиреб дода наметавонӣ! — аз поён истода дод мегуфт қабулкунандай ғалла, ки ҷашмонаш аз бехобӣ суп-сурҳ гашта буд. — Ба боло барор, ба ҳуди теппааш барор! — Вай бо муштонаш таҳдид карда, дашномҳои болохонадор мэдод.

Ачаб, ҷаро ӯ дашном медиҳад? Охир ба кучо қашонданамонро ҳудамон медонем ва мекашонем ҳам. Охир мо ин ғалларо аз ҳуди сахро бар дӯшамон бардошта овардаем. Ин ғалларо занҳо, пирамардон, баҷаҳо дона-дона кошта ва ғундошта гирифтаанд; дар сахро ҳозир ҳам айни долу зарби кор аст, комбайнҷӣ дар пеши комбайнӣ фарсадаи умраш ба охиррасида ҷунбуҷӯл карда, ҷигар хун мекунад; занҳо аз субҳ то шом бо қомати ҳамида доси тафсони ҳудро аз даст намемонанд; баҷаҳои ҳурдсол ҳар як ҳӯшай ба замин-афтодаро бо ғояти эҳтиёткорӣ ёфта ҷамъ мекунанд.

Ман ҳанӯз аниқ дар ёд дорам, ки ҳалтаҳое ки ба китфам гирифта мекашондам, чӣ гуна вазнин буданд. Ин кор — кори мардҳои бақувват буд. Ман рӯй-рӯи тахтаҳои ғицирросзананда ва қатшаванда ба нигоҳ доштани мувозинат зӯр зада, боло мерафтам, даҳани ҳалтаро бо дандонҳоям саҳт газида, қадам мепартофтам, ки навъе карда, онро то боло нигоҳ дорам ва сар надиҳам. Гулӯям аз чанг ҳориш мекард, бори гарон ба қабурғаҳоям фишор меовард, дар пеши ҷашмонам доначаҳои оташгун ба ракс медаромаданд. Бисъёр мешуд, ки дар ними роҳ мадорам ҳушк мегардид, мединдам, ки ҳалта аз пуштам торафт поён мефарояд, дар ин гуна лаҳзаҳо меҳостам, ки ҳалтаро сар дода фиристам ва аз паси он ҳудам ҳам лағжида поён фа-

роям. Вале аз дунболам одамон меомаданд. Онҳо низ халта бардоштаанд, онҳо низ мисли ман ҷавонони наврасанд, ё худ занҳои аскаронанд, ки ман барин писарҳо доранд. Агар ҷанг намебуд, оё мемонданд, ки онҳо ин хел борҳои гаронро бикашонанд? Не, дар сурате ки ҳамин гуна кори вазниро занҳо мекарданд, ман наметавонистам, ҳақ надоштам аз ними роҳ баргардам.

Ана, пешопеши ҳама Чамила равон аст. Домани куртаашро аз зону бар задааст. Ман мебинам, ки мушикҳои бакуввати поҳои зебои гандумгуни ў чӣ гуна бо шиддат мечунбанд, мебинам, ки ў тани нозуки худро бо чӣ гуна азоб дар мувозанат нигоҳ дошта, дар зери фишори халтай пурбор мунтазам ҳаму рост мешавад. Чамила гоҳо аз роҳаш бозмеистад, гӯё ҳис мекунад, ки баробари ҳар як қадами нав мадори ман камтар шуда истодааст.

— Зӯр зан, кичине бала, мӯлаш рафту камаш монд!

Лекин овози худаш хаста ва бечаранг мебарояд. Ҳангоме ки мо халтаҳоро холӣ карда, пас мегаштем, аз рӯ ба рӯямон Дониёр мебаромад. Вай монанди ҳамешагӣ танҳову хомӯш буд, дар болои таҳтапул андаке лангида, саҳт-саҳт ва бо низом қадам мегузашт. Дониёр бо мо баробар шуда, ба Чамила нигоҳи тези маҳзунонае меафканд, Чамила бошад, қомати аз тазъики бор ҳамхӯрдаашро рост карда, куртаи ғиҷимшудаи худро таҳт мекард. Дониёр ба ў ҳар дафъа ҳамин тавр нигоҳ мекард, гӯё ки ўро бори нахуст мёдид ба бошад, аммо Чамила мисли пешина ба ў эътибор намедод.

Оре, ин расм шуда монда буд. Чамила ўро ё маҳзот мекард, ё ҳеч гуна эътибораш намедод. Ии ба рӯҳияи ў вобаста буд. Масалан, мо дар роҳ равонем, якбора ба сари ў хаёле меояду ба ман фарьёд мекунад: «Кани, рафтем!» ииро гуфта, ҳаёҳуй бардошта ва қамчинро дар болои сараҷ ҷарҳ занонда, аспҳоро мезонад. Ман — аз паси ў. Ҳулоса, мо Дониёрро дар оғӯши абри гафси ҷанг гузашта, худамон пеш мегузаштем. Ҷанг дергоҳе пароканда намешуд. Ҳар ҷанд ки мо ин корро барои шӯҳӣ мекардем, лекин ба ин на

ҳар кас тоқат меовард. Дониёр, аз афти кор, намеран-цид. Мо аз пешаш бо шаст гузашта мерафтему ў ба Чамила, ки дар болои бричка рост истода, коҳ-коҳ ме-хандид, бо як шавқи ғамгинонае нигоҳ мекард. Ман ба қафо менигаристам, Дониёр ҳатто аз қабати чанг ҳам ба Чамила назар дӯхта менишаст. Дар ин нигоҳи ў як тобиши некдилонаи ҳамаро авфкунанда хонда мешуд, аммо дар ин нигоҳ ман андӯхи ниҳонии рафъ-напазире низ пай мебурдам.

Дониёрро чи ҳазлу мазоҳ ва чи беэътиноии томи Чамила ҳашмгин карда наметавонист. Чунин менамуд, ки ў савганд ёд кардааст, ки ба ҳамааш тоқат кунад. Дар аввалҳо ба ў раҳмам меомад, бинобар ин ду-се бор ба Чамила гуфтам:

— Янга, чаро ту ўро мазоҳ мекуний, охир вай одами беозор-ку!

— Хайр-дия!— мегуфт Чамила ханда карда ва ба сӯи Дониёр даст афшонда.— Ман, охир, ҳамин тавр ҳазл кардам-дия, ба ин одамгурез ҳеч чиз намешавад!

Баъдтар ман ҳам бо Дониёр ҳазлу мазоҳ кардан гирифтам, қариб буд, ки дар ин бобат аз худи Чамила ҳам гузаронам. Нигоҳҳои аҷоиби доимии ў маро ба ташвиш меандохтагӣ шуданд. Вакте ки Чамила халтаро ба китфаш мегирифт, Дониёр ба ў ба як тарзи ачиб нигоҳ мекард. Ростӣ, дар он ҳоюгир, давуғеч ва тела-телаи рӯи ҳавлии «Заготзерно», ки ба шавқуну сурони бозорҳо шабоҳат дошт, дар байни одамони бе-ором ҳаракаткунандаи овозҳошонгирифта Чамила ба назари ҳар кас менамуд, бо ҳаракатҳои моҳирона ва ҷолокона, бо гашти сабукборонаи худ аз дигарон фарқ карда меистод, гӯё ки дар ҷои васеи кушод худ танҳо бошад.

Чамиларо бо завқ тамошо накардан ҳам мумкин набуд. Вакте ки ў аз болои бричка халтаро гирифтанӣ мешуд, аввал қадашро ёzonда, баъд ҳам мекарду китфашро ба зери ҳалта мебурд ва сарашро ба тарзे яктарафа мекард, ки гардани базебаш бараҳна шуда, нӯки миллаҳои дар шуони офтоб зарринчатобгаштааш ба замин мерасид. Дониёр, гӯё аз рӯи зарурат бошад, муддате дар ҷояш истода бо нигоҳаш ўро то ба худи остонаи анбор мегуселонид. Эҳтимол, ў гумон мекард,

ки ин корашро касе пайхас намекунад, лекин ман ҳамаашро мушоҳида мекардам ва ин кор ба ман писанд намеафтод, ҳатто ман эҳсосоти худро дар ин лаҳза таҳқиршуда мепиндоштам. Чунки Дониёрро ман ҳаргиз муносиби Ҷамила намедонистам.

«Ана кор-а, дигарон он сӯ истанд, ҳатто ҳамин Дониёр ҳам ба ў чашм ало мекунад!»— мегуфтам худ ба худ дар ҳолате ки тамоми вучудам аз ҳашм месӯҳт ва худбинни бачагона, ки аз он ҳанӯз ҳалос нашуда будам, ба ра什ки пурхурӯше табдил меёфт. Охир бачаҳо одамони наздики худро ба бегонагон ҳамеша рашк мебаранд. Бинобар ин тараҳҳуми ман ба Дониёр аз байн рафта, ба ҷои ин ҳисси душманий пайдо мешуд ва акнун агар ўро мазоҳ кунанд, ман аз шодӣ меболидам.

Лекин рӯзе аз рӯзҳо шӯхиҳои ману Ҷамила бо оқибати ғамангезе анҷом ёфтанд. Дар байни ҳалтаҳое ки ғалла андохта мекашондем, якта қалони ҳафтпудиаш буд, ки аз шоли пашмин дӯхта буданд. Одатан мо онро дӯқаса мебардоштем, чунки зӯри як кас намерасид. Боре дар хирманҷой мо қарор додем, ки ба Дониёр як шӯҳӣ кунем. Мо ҳамин ҳалтаи қалонро ба брички ў бор карда, аз болояш ҳалтаҳои дигарро партофтем. Дар роҳ ману Ҷамила дар як дехан рус ба боғи касе даромада, хеле себ қандем. Баъд тамоми роҳ Ҷамила Дониёрро бо себ мезаду мо ҳар ду механидем. Сипас аз рӯи одати худ, аз ў пеш гузашта, ўро дар мобайни гарду чанг монондем. Вай фақат дар он тарафи дара дар назди роҳи оҳан ба мо расид, азбаски роҳ баста буд. Аз ин ҷо то станция ҳамроҳ рафтем, чӣ шуд, ки мо ҳалтаи ҳафтпудиро тамом фаромӯш кардем ва танҳо вакте ки ҳалтакашонӣ ба поён мера-сид, онро ба ёд овардем. Ҷамила шӯҳиомез ба паҳлуни ман нихта карда, ба сӯи Дониёр ишора намуд. Дониёр дар болои бричка истода, ҳалтаро бо нигоҳи ташвишомезе аз назар мегузаронд, зоҳирин, фикр мекард, ки илочи онро чӣ тарз дарьёбад. Сонӣ ба атроф нигоҳ кард, чун дид, ки Ҷамила пикиррос зада ҳандид, аз хиччолат дарҳол сурҳ шуд. Вай таки гапро фаҳмида буд.

— Эзоратро дурусттар бардор, ки дар инсфи роҳ наафтад! — гуфт бо овози баланд Ҷамила.

Дониёр ба тарафи мо нигоҳи пурхашме афканд ва мо ҳоло барои мулоҳиза кардани вазъият фурсат на-
ёфта, ў халтаро дар рӯи бричка кашолакунон оварда,
ба қирраи тахтааш гузошт, бо як даст халтаро нигоҳ
дошта, ба поён ҷаҳида фаромад ва онро ба пушташ
бардошта, ба роҳ даромад. Мо аввал худро тавре во-
намуд кардем, ки дар ин кор гӯё ҳеч чизи гайриоддӣ
набошад. Дигарон, албатта, тамоман чизеро пай на-
бурданд. Хайр-дия, касе халтаero бардошта рафта
истодааст, чӣ шудааст, охир дар ин ҷо ҳама халта
мебардоранд. Аммо Дониёр ба тахтапул наздик шу-
да буд, ки Ҷамила ба ў расида гирифт.

— Парто халтаро, ман як ҳазл кардам-дия!

— Дур шав! — саҳт карда гуфт Дониёр ва ба тах-
тапул қадам ниҳод.

— Нигоҳ кун, бардошта тавонист-а! — гуфт Ҷа-
мила бо оҳанги шахсе ки гуноҳи худро сафед меку-
над.

Ҷамила ҳанӯз зери лаб меҳандид, лекин ҳандай
ӯ торафт бештар ба ким-ҷӣ хел ҳандай ғайритабий
мубаддал мешуд, гӯё ў худро ба ҳандидан водор
карда истода бошад.

Мо дидем, ки пои маъюби Дониёр саҳттар мелан-
гидагӣ шуд. Ҷӣ шуд, ки инро пештар фикр накар-
дем? Барои ин ҳазли аҳмақона ман худро то ҳоло
дашном медиҳам, зоро охир, онро мани аҳмақ фикр
карда бароварда будам!

— Пас гард! — фарьёд кард Ҷамила ҳамчунон ба
як тарзи ноҳуш ҳандакунон.

Аммо Дониёр дигар пас гашта наметавонист: аз
дунболи ў одамон мерафтанд.

Ман саҳеҳ дар ёд надорам, ки баъд ҷӣ шуд. Меди-
дам, ки комати Дониёр дар зери ҳалтаи бузурге ҳам
шудааст. Вай сарашро поин андохта, лабонашро
саҳт газида ва пои ярадори худро бо эҳтиёт давр за-
нонда оварда, ба пеш мегузошт ва оҳиста-оҳиста бо-
ло мерафт. Ҳар як қадами нав, аз афти кор, ўро чу-
нон азият медод, ки сарашро беихтиёр ҷунбонида,
сонияе шах шуда меистод. Ҳар қадар бо тахтапул
болотар равад, ба ду тараф ҳамон қадар саҳттар ме-
калавид. Ўро ҳалтаи вазнин мекалавонид. Ман ба

дараачае тарсидам ва хичолат кашидам, ки гулұым хушк шуда монд. Аз даҳшат караҳт шуда бошам ҳам, гаронии бори ү ва дарди тоқатфарсои пои ярадори үро бо тамоми ҳастнам ҳис мекардам. Ана боз калавид. Боз сарашро афшонида, сонияе шах шуда монд. Дар назари ман дуньё ба چунбиш омад, торик шуд, ғүё поям аз замин канда шуда рафт.

Як вакт хушъёр шуда фахмидам, ки касе дасти маро сахт мефишорад, чунон сахт мефишорад, ки қарыб устухонаш бишканад. Ман Чамиларо ба зұршинохтам. Ранги рұяш сап-сафед, мардумаки чашмони аз косахона баромадааш калон-калон шуда рафтааст, лабонаш аз таъсири хандаи ҳоло ҳозир кардааш ҳанұз дар ларзаанд. То ин дам на факат мо, балки ҳамаи ҳозирон ва қабулкунандай ғалла низ дар назди поян тахтапул чамъ шуда буданд. Дониёр боз ду қадам ба пеш гузошта мехост, ки халтаро дар тахтапушташ хубтар чойгир кунонад, аммо охиста ба зону хам шудан гирифт. Чамила чашмонашро пұшид.

— Парто! Парто халтаро! — фарьёд кард ү.

Лекин Дониёр аз чй сабабе бошад, халтаро намепартофт ва хол он, ки онро кайҳо аз болон тахтапул ба як сү партофтан мумкин буд, то ки ба одамони аз дунболаш оянда нарасад. Вай овози Чамиларо шунида, як зұр зад, поящро рост кард, кадаме ба пеш гузошт ва боз калавида рафт.

— Э, парто мегүям-е, сагбача! — дод гуфта фристод қабулкунандай ғалла.

— Парто! Парто! — фарьёд карданд одамон.

Дониёр ин дафъа низ худро дошта гирифт.

— Не, намепартояд! — бо оқанги пурэйтимод пичирросзанон гуфт касе.

Зохиран, ҳамаи ҳозирон — хам онхое ки аз паси Дониёр бо тахтапул мерафтанд, хам ононе ки дар поён меистоданд, — фахмиданд, ки агар худаш ҳамроҳи халта ба поён сарнагун наравад, онро нахохад партофт. Хомүшии томе ба миён омад. Дар паси девор, дар он тараф паровозе канда-канда гудок дод.

Аммо Дониёр ғүё садое ба ғұшаш намедаромада бошад, тахтахон зери поящро каткунен, ба сүн боми

тафсони тунукагй боло мерафт. Баъди ҳар ду қадам мувозанатро гум карда, бозмейстод ва боз қувва чамъ карда пеш мерафт. Онҳое ки аз дунболаш мерафтанд, кӯшиш мекарданд, ки қадами худро ба гашти ў мувофик намоянд ва агар ў бозистад, онҳо низ меистоданд. Одамон торафт bemадор мешуданд, қариб аз по меафтоданд, vale бо ин ҳама ўро касе дашном намедод. Мисли он ки одамон бо як ресмони ноаёне ба якдигар баста шуда бошанд, бори худро бардошта пеш мерафтанд, гүё бо пайраҳаи танги лағжонак ва пурхатаре мерафтанд, ки он ҷо ҳаёту мамоти ҳар яке ба дигаре саҳт вобастааст. Дар ҳомӯшии якдилона ва қадаммонию қалавиши якзайли онон назми ягонаи басо гароне мушоҳида мешуд. Як қадам... Боз як қадам аз паси Дониёр... Боз як қадами дигар. Зани қадом як шахси ба ҷанграфта аз дунболи Дониёр мерафту дандонҳои худро ба ҳам саҳт фишурда, ба ў бо як ҳамдардӣ ва илтиҷои тасвирназир нигоҳ мекард. Поҳои худи ў ба ҳам мепечиданд, vale ў дар ғами Дониёр буд.

Акнун андаке роҳ монда буд, кисми нишеби таҳтапул ба зудӣ тамом мешуд. Лекин Дониёр боз қалавид, пои ярадораш ба вай дигар итоат намекард. Агар ҳалтаро напартояд, сарнагун рафтанаш аз эҳтимол дур набуд.

— Бидав! Рафта кӯмак кун! — хитоб кард ба ман Ҷамила дар ҳолате ки дастонашро парешонҳолона ёзонда буд ва гүё меҳост бо ин кораш ба Дониёр мадад бирасонад.

Ман худро ба сӯи таҳтапул андохта, боло давидам. Аз байни одамон ва ҳалтаҳо навъе карда гузашта, ба Дониёр расидам. Вай аз зери оринҷаш ба ман нигоҳ кард. Дар сафҳаи пешонии тираранги аракпахшкардааш ғарҳои хун барҷаста буданд, ҷашмони аз хун пуршудааш ба ман оташи ғазаб пошиданд. Ман хостам, ки ҳалтаро аз қафо каме бардoram.

— Дур шав! — бо овози гирифта вахшаткуонон гуфт Дониёр ва ба пеш қадам гузошт.

Вакте ки Дониёр саҳт-саҳт нафас гирифта, ва лангон-лангон қадам монда поён фаромад, дасто-

наш латта барин овезон буданд. Ҳама хомӯшона ба ӯ роҳ доданд, лекин қабулкунандай ғалла тоқат карда натавониста дод гуфт:

— Ту, бача, чиннӣ шудӣ магар? Ман одам нестам магар, ман магар иҷозат намедодам, ки он халтаро дар поён холӣ кунӣ! Барои чӣ ту ин хел халтаҳоро мебардорӣ?

— Ин кори ман,— оҳиста ҷавоб дод Дониёр.

Вай ба каноре туф карда, ба назди бричкааш рафт. Мо ба нигоҳ кардан ба рӯи ӯ ҷуръат намекардем. Мо хичолат мекашидем, ба мо алам мекард, ки Дониёр аз ҳазли аҳмақонаи мо ранцид.

Тамоми шаб хомӯшона роҳ мепаймудем. Азбаски Дониёр аслан камгап буд, мо намедонистем, ки ӯ ҳанӯз аз мо қаҳрист ё он ҳазли хунукро ҳоло фаромӯш кардааст. Дилемон пур аз ғусса буд, вичдон азобамон медод.

Пагоҳӣ, ҳангоме ки дар хирманҷо бор мегирифтем, Ҷамила ҳамон халтай қасофатосорро гирифта, як нӯкашро ба зери пояш монда, ҷаррас занонда пора кард.

— Ма, бигир исқотатро!— гуфта халтай даридаро ба таки пои занаки тарозубони моту маҳбутшуда ғурронд.— Ба бригадират бигӯ, ки дигарбора ин хел халтаро ба мо надиҳад!

— Ту чӣ кор кардӣ? Ба ту чӣ шуд?

— Ҳеч чиз!

* * *

Тамоми рӯзи дигар Дониёр озурдагии худро ҳеч зоҳир накард, осуда ва хомӯшона кор мекард. факат дар вақти халтакашонӣ аз пештара дида саҳттар мелангид. Аз афташ, дина ярааш аз нав кушода шуда буд: Мо низ ин ҳолро дида, гунохи худро дар назди ӯ дақиқае фаромӯш намекардем. Бо вучуди ин, агар ӯ ягон бор меҳандид ё шӯхие мекард, кор ранги дигар мегирифт, ва хунукни дар байни мо афтода, фаромӯш шуда мерафт.

Ҷамила низ мекӯшид худро тавре нишон дихад, ки гӯё ягон воқеаи ҷиддӣ нашудааст. Ин ҷавонзани

богуур хандаву шүхүү кунад ҳам, ман медида, ки дилаш осуда нест.

Мо аз станция хеле беваңт бармегаштем. Аробан Дониёр дар пеш мерафт. Шаб шаби бисьёр оличноб буд. Охир шабҳои фараҳбахши моҳи августро қӣ намедонад! Ситораҳо гоҳ бисьёр наздик менамоянд, гоҳо ниҳоят аз дур чашмак мезананд, ба ҳар ҳол фавқулодда дурахшонанд. Ҳар як ситорачаро баръало дидан мумкин аст. Ана яке аз онҳо, гӯё атрофаш қирав баста бошад ва шуоъҳояш аз торҳои яхӣ иборат бошанд, аз ҷои ҳуд — аз осмони тирағом ба замин бо як тааҷҷуби соддалавҳона менигарад. Мо аз байни дара роҳ мепаймудем ва ман ба ин ситорача дергоҳе ҷашм дӯхта мерафтам. Аспҳо ҳоло ба сӯи хона бо ҳаваси том лӯкка карда медавиданд, дар зери ҷарҳо сангреза ғиҷиррос мезад. Шаббода аз тарафи дашт ба димоғ гарди гули явшон, бӯи сусти ғаллаи пухтарасидаро меовард ва ҳамаи ин бо бӯи қатрон ва афзоли аракини аспҳо баромехта, қасро андаке маҳмур мекард.

Аз як тарафи роҳ ҳарсанҷо оvezон шуда меистоданд, ки ба рӯяшон буттаҳои насрин буданд, аз тарафи дигар, дар қаъри ҷарӣ дар пасти буттаҳои беду сафедорҳои ҳудрӯиди ёбӯй наҳри ноороми Куркирав бо ғалоғула ҷорӣ буд. Гоҳ-гоҳе аз қафо, аз тарафи кӯпрук гумбуррос зада гузашта рафтани поездҳо шунида мешуд, ва чунин ба назар мерасид, ки поездҳо гузашта мерафтанду садои ҷарҳои ҳудро низ аз пасашон гирифта мебурданд.

Дар ҳавои серун савори ароба роҳ паймудан, ба як маром ҷунбидани сағрии аспонро тамошо кардан, ба садоҳои шаби моҳи август бо фароғат гӯш додан, бӯйҳои муаттари онро ба димоғ кашидан басо гуворо буд. Ҷамила аз ман пештар мерафт. Ӯ лаҷомро ба ҷизе андармон карда, ба атроф менигарист ва сурдеро зери лаб замзама мекард. Ман мефаҳмида, ки Ӯ аз ҳомӯшии мо дилгир шудааст. Дар ин гуна шаб ҳомӯш гаштан душвор аст. Дар чунин шаб қас меҳоҳад сарояд.

Ҷамила, ниҳоят, бо овози баланд ба сароидан шурӯъ кард. Шояд боз аз он сабаб ҳам сароида бо-

шад, ки самимияти пешинай муносибатхон мову Дониёрро баргардонидан ва хисси гунахгориро дар назди ин одам бартараф кардан меҳост. Овози ў шүхи ҷарангосӣ буд, сурудҳояш сурудҳон оддии занони авуламон буданд, аз Ҷабили: «Карси абрешиими худро бар ту пояндоз кунам» ё худ: «Дилбари ман дар сафар...». Вай ин гуна сурудхоро бисъёр медонист, аз сидқи дил ва самимона меҳонд, кас ашӯлаҳон ўро бо шавқ гӯш мекард. Баноҳост Ҷамила суруди худро катъ карда, ба Дониёр хитоб намуд:

— Ҳой, ошно, ҳой Дониёр, ягон чиз ҳонӣ-ҷӣ! Охир ту йигит ҳастӣ ё чизи дигар?

— Худат ҳон, Ҷамила, ҳондан гир!— шармгинона ҷавоб дод Дониёр, гашти аспонашро қадаре суст карда.— Ман гӯш мекунам, ҳар ду гӯшам ба овози ту!

— Ту гумон мекунӣ, ки мо гӯш надорем? Оббо, наҳоҳӣ, лозим нест!— гуфт Ҷамила ва боз ҳудаш сурудан гирифт.

Кӣ медонад, ҷаро вай аз Дониёр ҳоҳиши сурудҳонӣ кард? Шояд инро бе ҳеч мақсад карда бошад, ё шояд бо ҳамин баҳона ўро ба гап даровардани бошад? Яқин, Ҷамила меҳост, ки бо ў гуфтугӯ кунад, чунки баъди муддате боз хитоб намуд.

— Ҳой, Дониёр, ҳайр, бигӯ, ки ту ягон вакт ба касе дил бастай?— инро гуфту ҳандид.

Дониёр ҷавоб ӣадод. Ҷамила ҳам дигар ҳомӯш монд.

— «Аз як кас сурудҳониро ҳоҳиш мекунад, ки!..» — гуфта ҳуд ба ҳуд заҳрҳанда кардам ман.

Дар назди ҷӯе ки роҳи моро бурида мегузашт, аспҳо гашти ҳудро суст карданд. Дар ин ҷо онҳо ба рӯи сангҳои нукратоб якта-якта қадам монда, бо наълҳои ҳуд чакар-чукуркунон садо мебароварданд. Мо аз ҷӯй гузашта будем, ки Дониёр ногоҳ аспҳоро камчин зада, тозонид ва ҳуд ба сароидан сар кард. Овозаш ҳаста буд ва дар ҷойхое ки ароба лат меҳурд, сахт пасту баланд мешуд.

Ҳой кабӯд кӯҳҳо, сарсафед кӯҳҳо.

Кишвари авлоди ман, ҳоки ман, ҷони ман.

Ү якбора дакка хўрда хомӯш шуд, сулфа кард, лекин байти навро бо овози хулоҳанги зўртар хонд, ки факат саҳле хастанамо буд:

Хой кабӯд кӯхҳо, сарсафед кӯхҳо,
Гахвораи гарми ман...

Дар ин чо гӯё аз чизе тарсида бошад, боз дармонд ва лаб фурӯ баст.

Чӣ гуна изо қашидані ўро ман дарҳол ба худ тасаввур кардам. Вале ҳатто дар ҳамин сурудхонии бечуръатона ва фосиладори ў низ як чизи ниҳоят ҳаяҷонангезе буд. Овози ў эҳтимол овози хуше буд. боварии кас намеомад, ки ин овози Дониёр бошад.

— Үх балочае!—гуфтам ман тоқат карда натавониста.

Чамила ҳатто хитоб кард:

— Ту пештар дар кучо будй? Қани бихон, дурусттар бихон!

Дар пеш равшани намудор шуд, мо аз дара ба водӣ мебаромадем. Аз он сӯ насими фораме вазид. Дониёр боз сароид. Ин дафъа ҳам ашӯларо бечуръатона, беэътиимодона сар карду баъд овозаш оҳиста оҳиста қувват гирифт, сар то сари дараҳо пур кард, дар байни ҳарсангҳои дур ғулғула андоҳт.

Аз ҳама бештар маро ҳамин чиз дар шигифт мононда буд, ки худи оҳанг аз як навъ шавқи беинтиҳо, аз як навъ ҳарорату бузурге саршор буд. Ман он вакт намедонистам, ҳатто ҳанӯз намедонам, ё дурусттараш муайян карда наметавонам, ки оё ин танҳо аз хушии овоз бошад ё дар ин суруд боз ягон чизи дигари муҳимтар ҳам бошад, чизе ки аз қаъри дили кас берун меояд, чизе ки қобил аст, қалби шахси дигарро низ ба ҳамин гуна изтироб андозад ва фикру ҳаёлҳои ниҳонитарини ўро зинда ва бедор кунад.

Оҳ, кошкӣ ман суруди Дониёрро ақаллан ба андозае равшан тасвир карда метавонистам! Он суруд сухан надошт, аз қалби бузурги инсон бе сухан нақл мекард. Хеч гоҳ — на пеш аз он шаб ва на баъди он — ман чунин сурудеро нашунидаам. Вай на ба сурудҳои кирғизӣ монандӣ дошт, на ба оҳангҳои казоқӣ, вале дар вай аз ҳар дуи онҳо низ чизе буд.

Оҳанги Дониёр беҳтарин савтҳои ду ҳалки бародарро дар худ ҷамъ оварда, онҳоро ба таври худ ба як суруди ягонаи беназире мӯчассам кунонида буд. Ин суруди кӯҳсор, суруди даштҳо буд, ки гоҳ чун кӯҳҳои қирғиз ҷарангосзанон сар ба фалак мекашид ва гоҳ чун даштҳои фарохи қазоқ ба масофаҳои бекачор озодона паҳн шуда мерафт.

Ман гӯш меандохтаму худ ба худ ҳайрон мешудам: «Ана чӣ хел одам будааст Дониёр! Кӣ гумон дошт, ки ў ин хел аст?»

МО акнун аз байни дашт, бо роҳи нарми кӯҳна мерафтем. Овози Дониёр акнун вусъате пайдо карда буд, оҳангҳои тоза ба тоза ҳамдигарро ба як тарзи ҳайратагзо иваз мекарданд. Наход ў ҳамин қадар суруд донад? Ба ў чӣ ҳодиса рӯй дод? Гӯё ў қайҳо боз ба ҳамин рӯзу ҳамин соат интизор буд!

Ногоҳ ман сабаби феълу атвори ғайриоддии ўро, ки боиси таачҷуб ва ҳазлу мазоҳи мардум шуда буд, сабаби хаёлпарастии ў, одамгурезӣ ва камгапии ўро дарк кардам. Ман акнун фахмидам, ки чаро ў бегоҳиҳо соатҳои зиёдеро дар теппани дидбонӣ мегузаронид, шабҳо дар лаби дарьё танҳо меҳобид, ба садоҳон барои дигарон номаълум пайваста гӯш медод ва гоҳо ҷашмонаш ноҳост аз шавқ шарора мепошиданду абрувони ҳамеша чин-чинаш боло қашида мешуданд. Ин одам ошиқ буд, ошики зор; ва ишқи ў ишқи оддие набуд, ишқи яке бар дигаре набуд; ин ким-ҷӣ хел ишқи дигар, ишқи бенитиҳое буд ба ҳаёт, ба олам. Оре, вай ишқи худро дар замири дилаш, дар оҳангҳои сурудаш ниҳон медошт, вай бо қуввати ҳамин ишқ мезист. Шахси бепарвои сарддил ҳар қадар овози хуш дошта бошад ҳам, ин тарика суруд ҳонда наметавонист.

Чун садои охирини як суруд ҳомӯш мегардид, авчи изтиробангези суруди тозае дашти пинакрафтаро бедор месоҳт. Даҳт ҳам гӯё аз ин оҳангҳои фораму дилинишин ба худ меболид ва ба овози ҳофиз миннатпазирона гӯш медод. Ғаллазор ки интизори даравгаронаш буд, мисли баҳри васеъ мавҷ мезад, дар ин соати пеш аз субҳ ҳар ҷо-ҳар ҷои сахро дам ба дам лаҳзае равшан мешуду боз бар оғӯши торникӣ

мерафт. Анбӯхи бузурги мачнунбедо дар сари осиёб истода, баргҳои худро хиширрос мезанонданд, дар он сӯи дарьё гулханҳои бошишгоҳҳои сахроӣ сӯхта хомӯш мешуданд, касе лаб-лаби дарьё ба тарафи авул бесадо асп медавонд ва гоҳ дар байни дарахтони боғот нопадид шуда мерафту гоҳ аз нав намудор мегардид. Насим аз он сӯ ба димоғ бӯи себ, накхатичуворимаккаи гулкарда, бӯи гарми таппакҳои хушкшавандаро мерасонид.

Дониёр мисли он ки ҳамаро фаромӯш карда бoshад, хело вакт суруд хонд. Шаби моҳи август овози ўроғӯш дода, осуда ва мафтун гашта буд. Ҳатто аспҳо кайҳо боз якта-якта қадам монда роҳ мепаймуданд, гӯё намехостанд, ки ин садои мӯъцизаосоро ҳалалдор намоянд.

Ногоҳ Дониёр суруди худро дар айни авҷаш буриду ҳой-ҳойкунон аспҳоро чорхез гиронид. Ман гумон кардам, ки Чамила ҳам аз паси ў асп ҳоҳад давонид ва худам низ омода ба ин кор шудам, vale Чамила аз ҷояш начунбид. Чи тавре сари худро якта-рафа дошта менишаст, ҳамон тавр нишастан гирифт, гӯё ба садоҳои ҳанӯз хомӯшнашудае ки дар ким-ку-ҷоҳои осмон сайр карда мегаштанд, гӯш медод. Дониёр монда рафт, мо то ҳуди авул ҳарфе нагуфтем. Ба ҳарф задан ҳоҷат ҳам набуд, кас на ҳамеша метавонад бо сухан рози дили худ изҳор намояд...

Аз ҳамон рӯз дар ҳаёти мо гӯё дигаргуние пайдо шуд. Ман акнун ҳар дақиқа нигарони як чизи хуб, як ҳодисаи матлуб будам. Пагоҳӣ мо аз хирманҷои арабаҳоро пур карда, ба станция мерафтем ва шитоб мекардем, ки зудтар аз он ҷо бароем, то ки дар бозгашт суруди Дониёрро бишнавем. Овози ў гӯё вуҷуди маро макон карда буд, маро дар ҳар қадам таъкиб менамуд; ҳар пагоҳӣ ҳамроҳи ҳамин овоз рӯй-рӯи юнучқазори шабнам пахшкарда ба сӯи аспҳои кишанг кардашудаи худ медавидам, офтоб ҳам аз паси кӯҳҳо ба истиқболи ман баромада, ба рӯям нигоҳ карда меҳандид. Вакте ки мӯйсафедони ғалла-қӯб гандумро бо бел бардошта бод медоданду донаҳои он нарм-нарм хиширрос зада пас меафтиданд, ба самъи ман суруди Дониёр мерасид, ҳангоме ки

дар фазои дашт уқоби танҳое бол зада парвоз ме-
кард, дар гӯши ман ҳамон оҳангҳо садо медоданд.
Дар ҳар чизе ки ман медидаам ва мешунидам, ба ҳаё-
лам, савтҳон Дониёр аксандоз буданд.

Шабҳо мо аз байни дара роҳ мепаймудему ба
назарам чунон менамуд, ки ба олами дигаре афто-
дам. Ман ҷашмонамро пӯшида, ба суруди Дониёр
гӯш медодам ва дар пеши назарам манзараҳон ҳай-
ратангезе ки аз айёми қӯдакиам ба ман шинос ва наз-
дик буданд, ҷилвагар мешуданд: гоҳ дар он ҷои ос-
мон, ки одатан турнаҳо парвоз мекунанд, абрҳои зе-
бои қабӯдчатоби мавсими баҳорон тӯда шуда, аз бо-
лои хонаҳои намадини мо бо тамкин шино карда ме-
гузаранд; гоҳ галаҳои аспон бо гумбурроси сумҳон
худ заминро ба ларза андохта, ба ҷарогоҳи тобисто-
на гузашта мераванд ва тойҳои шӯҳи ёлҳошон нобу-
рида, ки дар ҷашмонашон ким-ҷӣ гуна як оташи зӯ-
ри ромношуданий медураҳшад, аз пеши очаҳои худ бо
ғурур ва девонавор давида мегузаранд; гоҳ рамаҳои
гӯсфандон доманаи теппаҳоро селосо пахш карда ме-
оянд; гоҳ шаршарае аз байни ҳарсангҳо сарозер раф-
та, бо сафедии барқосои кафки худ ҷашми қасро ме-
барад; гоҳ дар он тарафи наҳр, дар он қаиори дашт
офтоб ба сари буттазори чий ҳам мешаваду савори
танҳое низ дар он ҷо, дар рӯи тасман оташгуни уфук
гӯё аз паси офтоб асп медавонад ва қариб ба он ра-
сида мегирад, вале лаҳзас пас ҳудаш ҳам дар оғӯши
буттазор, дар ҳавои нимторик нопадид шуда меравад.

* * *

Дар он сӯи наҳр дашти васен қазоқ ҳобидааст.
Кӯҳҳои моро ба ду тараф тела дода бароварда, худ бе
одаму ободӣ, бо намуди сарду ноҳушонае ҳобидааст...

Дар он тобистони фаромӯшинашаванда, ки ҷанг сар
шуда буд, дар ин дашт машъалҳо фурӯзон шуданд,
галаҳои аспони саворӣ ҷангӣ даштре ба осмон бар-
дошта, фазои онро тирагун карданд, қосидон ба ҷа-
ҳор тараф асп монданд. Ҷадорам, ки як қазоқ дар он
соҳили наҳр асп давонида истода, бо талаффузи ҳал-
кумии худ, ки маҳсуси чӯпонҳост, фаръёд карда буд:

— Ҳой кирғизҳо, аспҳоро зин кунед, душман өмадааст! — инро гуфта дар ихотай абри чанг ва мавҷҳон ларзони ҳавои тафсон асп давонида рафт.

Дашт ҳамаро ба по бархезонд ва аввалин полкҳои савораи мо аз кӯху водиҳо бо як ғурриши босалобат ва пуртантана ба роҳ даромаданд. Ҷарангоси ҳазорон рикобҳо баланд буд, ҷашмони ҳазорон йигитҳо ба пеш, ба дашти фароҳ дӯхта шуда буд, пешопеши сафҳо байракҳои сурҳ алвонҷ меҳӯрданд, дар қафо, дар паси чанге ки аз зери суми аспон барҳоста буд, гиръяву нолаи ғамгин ва муассири занон ва модарон баланд буд: «Илоҳӣ бузургони дашт мададгоратон шаванд, арвоҳи Манас-пахлавон ёратон шавад!».

Йигитҳо ба чанг мерафтанд, ғаму андӯҳро ба дӯши мо гузошта мерафтанд...

Ҷашми маро ба ин олами зебоӣ, олами ғаму ташвишҳо Дониёр бо сурудҳои худ күшод. Вай ин ҳунарро аз кучо ва аз кӣ омӯхта бошад? Ман мефаҳмидам, ки сарзамини худро факат касе метавонад ин қадар дӯст дорад, ки солҳои дароз бо тамоми дилу ҷон онро пазмон шудааст ва азоби ҳичронро басо фаровон кашидааст. Вакте ки ў месароид, дар пеши назари ман худи ў низ ҷилвагар мешуд,— худи ҳамон писарбачае ки дар роҳҳои беохирӣ дашт сарсону саргардон мегашт. Ин сурудҳо дар бораи ватан шояд ҳамон вактҳо дар дилаш тавлид ёфта бошанд? Шояд он рӯзхое ба вучуд омада бошанд, ки ў дар кӯраи муҳорибаҳои ҳунин обутоб меёфт?

Ба сурудҳои Дониёр гӯш дода, меҳостам, ки худро ба замин партояму онро фарзандвор ба оғӯш гирам, факат барои он ба оғӯш гирам, ки вай қобил аст ба қалби инсон чунин эҳсосотеро илқо намояд. Он вакт ман нахустин бор ҳис кардам, ки дар вучуди ман як чизи наве бедор шуд, чизе ки ман ҳанӯз номашро на медонистам, лекин он чиз як майли пурзӯре буд, тақозои ифода кардани дили худ буд, бале, маҳз ифода кардан! Ман фаҳмидам, ки дар дилам майле пайдо шудааст, ки оламро на факат худам бинам ва эҳсос кунам, балки биниши худро, афкор ва эҳсосоти худро ба одамони дигар ҳам фаҳмонам, ба онҳо кусни диёрамонро бо шавку завки бузурге ҳикоят кунам,

чунон ки Дониёр ҳамин тавр карда метавонист. Ди-
лам дар истиқболи ким-чӣ гуна як ҳисси норавшан аз
ҳарос ва шодмонии бесабабе лабрез шуда, қариб, ки
аз тапиш мемонд. Лекин он вактҳо ман намефаҳми-
дам, ки бояд килки рассомиро ба даст бигирам.

Расмкаширо ман аз бачагиам дӯст медоштам. Ак-
саран аз сурати китобҳои дарсӣ нусха мебардоштам,
бачаҳо мегуфтанд, ки нусхаҳои ман «айнан худаш ба-
рин» мебароянд. Гоҳо барои газетаи девории мактаб
расм мекашидам, муаллимон ҳам таърифам мекар-
данд. Лекин баъд ҷанг сар шуду акаҳоям ба ҷанг
рафтанд, ва ман, монанди дигар ҳамсолонам, мак-
табро монда ба кори колхоз даромадам. Рангу мӯ-
қалам аз ёдам баромада рафтанд ва ҳеч гумон на-
доштам, ки ягон вакт онҳоро боз ба даст мегирам.
Сурудҳои Дониёр ба дилам шӯр андохтанд. Ман ак-
нун чунон мегаштам, ки гӯё дар хоб бошам, ба дунь-
ёни равшан бо назари ҳайрат менигаристам, мисли
он ки ҳама чизро нахустин бор медиdam.

Ҷамила ҳам ногоҳ тамом дигар шуда монд. Гӯё
он ҷавонзани чусту ҷолоки ҳандон ва ҳазлкаш дигар
набуд. Аз ҷашмони аксаран поинифкандаш андаке
хузн, хузни хоси айёми баҳорон ҳувайдо буд. Дар
роҳ фикраш бо қадом як ҷизе пайваста ва саҳт маш-
ғул буд. Табассуми сабуки хаёломезе дар лабонаш
сайр мекард, вай аз як ҳисси хуш ва гуворое ки тан-
ҳо ба худаш маълум буд, ба худ шодӣ мекард.—Го-
ҳо мешуд, ки ҳалтаero ба китф гирифта, гӯё ким-чӣ
гуна ҳаросе дилашро фаро гирифта бошад, муддате
дар ҷояш истода мемонд, гӯё дар пешаш нахри пур-
тӯғъёне ҷорӣ бошад ва ў надонад, ки аз он гузарад
ё на. Ҷамила худро аз Дониёр дур мегирифт, рост ба
рӯи ў нигоҳ намекард.

Рӯзе Ҷамила ба ў гуфт:

— Охир гимнастёркаатро қашӣ намешуд? Ба ман
дех, шуста медиҳам!— Ў ин сухаиро бо оҳангे гуфт,
ки аз дидани либоси чиркини Дониёр қайҳо боз таас-
суф меҳӯрд, лекин ба илоҷе кардан очиз буд.

Баъд гимнастёркаро шуста паҳн намуд ва худаш
дар наздикии он нишаста, ҷинҳон онро дергоҳе бо
кафи дастонаш таҳт мекард, китфҳои афсурдан он-

ро ба офтоб дошта нигоҳ мекард, худ ба худ сарашибро чунбонида мемонд ва боз хомӯшона ва бо қиёфаи маҳзунона гимнастёркаро даст мезад.

Дар ин муддат Чамила факат як бор баланд ва аз таҳти дил ханда кард ва ҷашмонаш монанди пештара дурахшон гаштанд. Як гурӯҳ ҷавонзанон, духтарон ва йигитҳои аз фронтбаргашта, ки юнучқаро даравида ғарам мекарданд, дар сари роҳашон бо шӯҳию доду фарьёд ба хирманҷой омаданд.

— Ҳӯ бойҳо, нони гандумро то кай танҳо меҳӯред? Ба мо ҳам дихед, вагарна ба дарьё меандозематон! — гуфта йигитҳо панҷшоҳаҳоро ҳазломез пешгирифта омадан гирифтанд.

— Мо аз панҷшоҳаатон наметарсем! — бо овози ҷарангосиаш ҷавоб дод Чамила. — Ман дугонаҳоямро зиёфат мекунам. Шумо шикаматонро ҳудатон сер кунед!

— Ӯҳӯ, ин тавр бошад, ҳамаатон еми дарьё мешиавед!

Инак, ҷавонон ва духтарон ба ҳам дарафтоданд. Онҳо бо доду фарьёду ҳандаву чиррос ҳамдигарро ба об тела медоданд.

— Доред онҳоро, қашола кунед! — гуфта Чамила баландтар аз ҳама меҳандид, аз ҳамлан ҷавонон ҳудро бо ҷолоқӣ ба зудӣ ҳалос мекард.

Лекин ачиб буд, ки ҷашми йигитҳо гӯё танҳо Чамиларо медиду бас. Ҳар қадоми онҳо мекӯшид, ки ўро дошта оғӯш кунад. Нихоят, якбора се йигит Чамиларо миёнагир карда, ба лаби дарьё оварданд.

— Бӯса кун, набошад ба дарьё меандозем!

— Кани, аз дасту поиш гиред, бардоред!

Чамила ҳудро ҳалос кардани шуда зӯр мезад, сарашро ба қафо партофта, қоҳ-қоҳ меҳандид, ҳандомез аз дугонаҳояш имдод металабид. Лекин дугонаҳо дар ғами худ буданд: лаб-лаби дарьё девонавор давида, қарсҳои ҳудро аз рӯи об дошта мегирифтанд. Йигитҳо Чамиларо ба дарьё партофта, худ аз дилу ҷон ҳандиданд. Чамила бо миллаҳои тару парешонгашта аз об баромад, аммо аз пештара дучанд ҳушрӯйтар шуда буд. Куртаи чити шиваршуда ба танаш часпида, тархи ронҳои пургӯшти бокувват ва

синаи духтаронаашро ба назар намоён мекард, аммо Чамила ба чизе эътибор нэдода, дастафшону покубон мекандид, аз рухсори сурхшудааш цўйчахон об чорӣ буд.

— Бӯса кун! — гуфта мечакқиданд йигитҳо.

Чамила онҳоро мебўсид, vale боз ба дарьё меандохтандаш ва ў боз аз об баромада, миллаҳон тару вазниншудаи худро бо як ҳаракати сар ба қафо партофта, ҳамчунон мекандид.

Аҳли хирманҷой ба ҳазлу бозии ҷавонон мекандиданд. Пирамардоне ки ғалла бод медоданд, белҳон худро як сӯ партофта, оби ҷашмонашонро пок мекаранд, чинҳон рӯи офтобзадаи онҳо аз ҳушҳолӣ мепарианд ва гувоҳӣ медоданд, ки барои онон дар ин лаҳза айёми шабобашон баргаштааст. Ман ҳам аз таҳти дил мекандидам, вазифаи худро ки аз йигитҳо ғайюрониа муҳофизат кардани Чамила буд, ҳоло тамом фаромӯш карда будам.

Фақат Доңиёр намекандид. Тасодуфан ҷашмам ба ў афтода, ҳандаро бас кардам. Вай дар як гӯши хирман поҳояшро кушод гузошта рост меистод. Ба назарам чунин расид, ки ў ҳозир аст, ки якбора давида омада, Чамиларо аз дasti йигитҳо бирабояд. Ў ба Чамила ҷашм наканда менигарист, нигоҳаш пур аз шавқи маҳзуниона буд, аз нигоҳи ҷашмонаш ҳам шодмонӣ ҳувайдо буд, ҳам дарду алам. Оре, у аз ҷамоли Чамила ҳам саодатманд буду ҳам бадбаҳт. Ҳангоҳе ки йигитҳо ўро ба канори худ қашида, маҷбур менамуданд, ки ҳар қадомеро бӯса кунад. Доңиёр сар ба зер меафканд, ҳаракате мекард, ки аз ин ҷо дур шавад, vale дур намешуд.

Баъди муддате назари Чамила ҳам ба ў афтод. Ногоҳ ҳандааш кать шуду сараш ҳам.

— Шӯҳӣ ҳам эбаш-катӣ! — гуфта биноҳост шасти йигитҳоро гардонид Чамила.

Аммо яке аз онҳо боз ҳам меҳост, ки ўро оғӯш кунад.

— Нарас! — гуфта Чамила он ҷавонро тела дод. сари худро баланд бардошт ва ба сӯи Доңиёр назари гунаҳгоронае афканда, тез-тез қадам монда ба сӯи буттазор рафт, то ки оби куртаашро бифишорад.

Ман муносибати онхоро дуруст намефаҳмидам, рости гап, аз андеша кардан дар ин хусус метарсидам. Чамила худро аз Дониёр дур гирифта, худ ғамгин мегардид ва ман инро мушоҳида карда, худро нороҳат хис мекардам. Беҳтар мешуд, ки ў Дониёрро пештара барин ҳазлу мазоҳ мекард. Лекин шабҳо, вақте ки мо дар роҳи авул ароба ронда, сурудҳои Дониёрро гӯш мекардем, қалби ман дар айни замон аз вучуди онҳо меболид.

Чамила дар байни дара савори бричка мерафту ҳамин ки ба дашт баромадем, пиёда мешуд. Ман ҳам пиёда мешудам, чунки якта-якта қадам партофта ашӯла гӯш кардан хеле гуворост. Аввал ҳар кадоме аз паҳлуи бричкаи худ қадам мезадем, аммо рафтарафта ба Дониёр наздик шудани худро нафаҳмидам мемондем. Кадом як кувваи ноаёне моро ба сӯи ў меқашид, мо меҳостем, ки дар торикий ифодаи ҷеҳраи ў, ҷашмони ўро бубинем — наҳод ҳамин овози хуш аз они Дониёри одамгурез ва камгап бошад!

Ҳар бор ман мединдам, ки Чамила саҳт ба изтироб афтода ва ба риққат омада, дасти худро ба сӯи вай меёзонд, лекин Дониёр инро намедид, вай ба ким-кучо, ба боло, ба як нуктаи дур ҷашм дӯхта буд ва пушти сарашро ба кафи дасти худ такъя дода, ба ду тараф алвонҷ меҳӯрд, ва дасти Чамила бемадорона ба девораи бричка меафтод. Чамила биноҳоҳ як қад мепарид ва дасти худро якбора қашида гирифта, аз роҳ рафтсан бозмемонд. Бо сари ҳам, бо хотири мушавваш дар мобайнин роҳ дергоҳе аз паси Дониёр нигоҳ карда меистоду баъд боз ба роҳ медаромад.

Баъзан ба ман чунин менамуд, ки ману Чамиларо кадом як хисси номафҳуми умумие ташвиш мединад. Шояд ин эҳсосот аслан дар вучуди мо нихон буду акнун вакту соати зухуроташ расида буд?

Чамиларо холо ҳам кор саргарм мекард, вале дар он якчанд дақиқае ки мо дар хирманҷой бекор мемондем, ў ба худ чое намеёфт. Ў дар атрофи ғаллабодкунандагон ҷарҳ мезад, ба кори онҳо даст зада, кӯмак мекард, ҷанд бор белро аз гандум пур карда, саҳт ва баланд бод медод, сонӣ биноҳост бел-

ро партофта, ба тарафи ғарами кох равон мешуд. Дар сояи ғарам менишасту гӯё аз таҳоӣ метарсида бошад, маро ҷеф мезад:

— Кичине бала, ин сӯ биё, камтар нишинем!

Ман ҳамеша ҷашмдори он будам, ки ў ба ман ягон чизи муҳим ҳоҳад гуфт, дарди дилашро изҳор ҳоҳад кард. Вале ў ҳеч намегуфт. Ҳарфе нағуфта, сари маро ба рӯи зонуяш мегузошту ба ким-кучоҳон дур назар дӯхта, мӯйсари дурушти маро тит мекард, бо ангуштони тафсон ва ларзонаш рӯи маро навозишкорона сила мекард. Ман аз поён ба боло, ба ҷеҳраи ў нигоҳ мекардам, ки андӯҳ ва изтироби мубҳаме ба он соя афканда буд. Нигоҳ мекардаму дар ҷеҳраи ў эҳсосоти худро мединад. Вайро ҳам чизе озор медод, дар дили ў низ ҳиссе гун мешуд, пухта мерасид ва роҳи баён мечуст. Лекин Ҷамила аз ин ҳол дар бим буд. Вай, якин, бисъёр меҳост ба худ эътироф намояд, ки ба Дониёр дил додааст, дар айни ҳол ҳеч намехост, ба ин нукта икрор кунад. Аз ин сабаб азоб мекашид, басо машақкат мекашид. Инчунин ман — ҳам меҳостам, ҳам намехостам, ки ў Дониёрро дӯст дорад. Охир ба ҳар ҳол ў аруси ҳонаводан мо, зани бародари ман буд.

Лекин ин гуна андешаҳо факат лаҳзае маро ташвиш медоданд. Онҳоро зуд аз саррам мерондам. Լабҳои нозуқ ва ҳассоси қӯдаквор нимкушодшудаи ў, ҷашмони аз пардан ашк дураҳшандан ўро дида ҳаловат мебурдам: Дар ин дакиқаҳо ў басо зебо мешуд, руҳсораш аз як нури фараҳангез, аз шавки наҷибе мунаvvар мегардид. Ман ҳамаи ииро мединаду вале на ҳамаашро мефаҳмидам. Ҳатто ҳозир ҳам ман аксар вакт худ аз худ мепурсам: мухаббат шояд ба илҳоми рассом ё шоир монанд як ҳиссе бошад? Рӯҳияи Ҷамиларо дида, меҳостам, ки ба дашти фароҳ давида бароям ва то овоз дорам, фаръёдкунон аз замину осмон савол кунам, ки чӣ бояд кунам, ин ҳаяҷони номафҳум ва ин шодии норавшанро дар дилам чӣ гуна ҳомӯш созам. Рӯзе аз рӯзҳо, ниҳоят, ба ин савол ҷавоб ёфт шуд.

МО ҲАРРӯЗА БАРИН АЗ СТАНЦИЯ МЕОМАДЕМ. ШАБ ФАРО МЕРАСИД, ДАР ОСМОН АНБӯҲ-АНБӯҲ СИТОРҲО НАМОЁН

мешуданд, дашт омодаи хоби бароҳат мешуд, факат суруди Дониёр хомӯширо халалдор намуда, ҷарангосзанон то ба ҷойҳои дур ва торик расида, ба атроф шӯр меангехт ва баъд хомӯш мешуд. Ману Ҷамила аз паси ӯ мерафтем.

Аммо ин дафъа Дониёр гӯё тамом дигар хел буд. Дар суруди ӯ оҳанги ғаму андӯҳ ва танҳои онҷунон зӯр буд, ки ба вай раҳмам омад, дилам сӯҳт ва гиръя гулӯгирам кард.

Ҷамила аз девораи қуттии бричка саҳт дошта, бо сари хам роҳ мерафт. Чун Дониёр ба авчи суруд расид, Ҷамила якбора сари худро афшонда, ҷаҳида ба бричкаи Дониёр савор шуд ва дар паҳлуи ӯ нишасти. Вай дастонашро ба рӯи синааш гузошта, беҳаракат менишасти. Ман аз паҳлуи онҳо, андаке пештар аз бричка қадам мезадам ва ба онон менигаристам. Дониёр месароид ва Ҷамиларо дар паҳлуи худ гӯё намедид. Ман дидам, ки дастони Ҷамила бемадорона ба зонуяш афтоданд ва ӯ ба Дониёр ҷафс шуда, сарашро ба китфи ӯ оҳиста такъя дод. Овози Дониёр факат лаҳзае ларзид, чунон ки аспи йӯрғаи ногоҳ қамчинхӯрда ҳамин гуна як такон меҳӯрад,— аммо боз бо қувваи тозае мавҷ зада баланд шуд. Ӯ дар бораи ишқ месуруд!

Ман маҳву мот шуда мондам. Гӯё ки дашт гулгул бишкуфт, ба ҷунбиш омад, пардаи зулматро бидариду дар он дашти нопайдоканор ман бандогоҳ ошиқу маъшуқаро дидам. Лекин онҳо маро намедиданд, мисли он ки ман дар ин ҷо набошам. Ман роҳравон медидам, ки онҳо тамоми оламро фаромӯш карда, мувоғики зарби суруд алвонҷ меҳӯрданд. Ман онҳоро намешиноҳтам. Ин худи ҳамон Дониёр буд, дар танаш ҳамон гимнастёркаи афсурдаи тугмаҳояш яла; аммо ҷашмонаш дар торикий барқ мепошиданд. Ин ҳамон Ҷамилаи ман буд, ки ҳоло орому шармгинона бо катраҳои дураҳшони ашк дар нӯки мичгонҳояш ба Дониёр такъя карда менишасти. Лекин онҳо дигар одамони нав, соҳибони баҳти беназире буданд. Магар ин баҳт набуд? Охир Дониёр ҳамаи меҳр ва муҳаббати беконори ба қишвари азиз доштаи ҳудро, ки дар дили ӯ ин савтҳои ҳаяҷоноварро бедор карда

буд, ба Чамила мебахшид. У барои Чамила месаронду дар бораи Чамила месароид.

Ҳастии маро боз ҳамон изтироби норавшане фарогирифт, ки ҳамеша дар ҳангоми сурудхонии Дониёр ҳис мекардам. Нохост ман хохиши деринаи худро якин дарк кардам. Ман фахмидам, ки расми онҳоро кашидан меҳоҳам.

Ман аз нияти худ тарсидам. Лекин тақозон дил аз тарсу бим қавитар буд. Ман расми онҳоро дар ана ҳамин гуна ҳолати масруриашон мекашам. Оре, бо ана ҳамин гуна киёфан хозираашон! Лекин оё аз ӯҳдаи ин кор мебароям? Аз тарс ва шодӣ нафас дар гулӯям мепечид. Ман ғарки як навъ маҳмурӣ гуворое будаму беёду бенҳтиёр роҳ мерафтам. Ман низ хушбахт будам, зеро ҳанӯз намедонистам, ки ин хохиши бебокона ба сарам чӣ машаккатҳое хоҳад овард. Худ ба худ мегуфтам, ки олами атрофро бо ҷашмони Дониёр бояд дид. Ман суруди Дониёрро ба воситаи рангу тобишҳо накл карда медихам, дар хикояти ман низ кӯҳ, дашт, инсон, наботот, абр, дарьё хоҳад буд. Ман ҳатто аз ҳаёлам гузарондам, ки «Хӯш, рангро аз кучо пайдо мекунам? Аз мактаб намедиҳанд — ба худашон лозим мешавад!». Гӯё ки ҳалли мушкилот танҳо ба ҳамин масъала вобаста бошад.

Суруди Дониёр ногоҳ бурида шуд, чунки Чамила ўро якбора оғӯш карду дархол худро канор кашид, лаҳзае беҳаракат монд, баъд часта аз ҷояш бархоста, аз бричка фаромад. Дониёр дудила шуда, лачоми аспонро кашид, бричка истод. Чамила дар сари роҳ ба ӯ пушт гардонда меистод, сонӣ сарашро тез афшонда, якпаҳлу шуда, ба Дониёр нигоҳ кард ва гиръяшро базӯр нигоҳ дошта гуфт:

— Ҳа, чӣ нигоҳ мекунӣ? — Дақиқае хомӯш истоду саҳт карда илова намуд: — Ба ман нигоҳ накуни, рафтани гир! — Баъд ба сӯи бричкин худ равон шуд ви: — Ту ҷаро шах шуда мондӣ? — гуфта ба ман дарафтод. — Савор шав, лачоматро ба даст бигир! Эҳ, худоё, инҳо чӣ хел одамон будаанд!

«Ба Чамила якбора чӣ шуд?» — гуфта бо ҳайрат фикр мекардам. Ман аспҳоро пеш ронда ваз хол он

ки сабаби ин гуна рафтори ўро фахмидан душвор набуд: ба вай осон доиста намешуд, охир ў шавҳари қонунӣ дошт, шавҳари зиндае ки дар ким-кадом госпитали Саратов муолиҷа мекарданд. Лекин ман дар ҳеч хусус фикру хаёл кардан намехостам. Ман ҳам аз Ҷамила, ҳам аз худам ҳашмгин шуда будам, ва агар медонистам, ки Дониёр дигар суруд наҳоҳад ҳонд, дигар ман овози ўро ҳеч гоҳ наҳоҳам шунид, он гоҳ эҳтимол, дар дилам нисбат ба Ҷамила адоват ҳам пайдо мешуд.

Кӯфтагии бағоят зўре аъзоҳои баданамро азият медод, меҳостам зудтар ба манзил бирасаму худро ба рӯи паҳол партоям. Аспҳо лўккакунон метоҳтанд, сағриашон яқзайл чунбид, дар торикий мавҷ мезад, бричка ба таври тоқатфарсо такон меҳурд, лачом аз даст лағжида мегурехт.

Дар хирмангоҳ ҳамутҳоро навъе карда күшодам, ба таки бричка партофтам ва худро бо машаққате ба тӯдаи паҳол расонда, аз по афтодам. Ин дафъа аспҳоро худи Дониёр ба ҷаро сар дод.

Аммо пагоҳи дигар бо дили шод аз хоб хестам. Ман расми Ҷамилаю Дониёрро ҳоҳам қашид. Чашмонамро пӯшида, Дониёр ва Ҷамиларо ба тарзе ки тасвир кардан меҳостам, басо аниқ ба худ тасаввур намудам. Гӯё мӯқаламу рангро ба даст гирифта, ба кор сар кардан монда буду бас.

Ман ба сӯи наҳр давида, дастурӯямро шустам ва баъд ба тарафи аспҳои кишанг кардашуда шитофтам. Пояҳои тару сарди юнучқа ба пойҳоям шартасланон мерасид, пошнаҳои шахшӯл ва рах-раҳ кафидаамро хориш мекунонд, вале ман аз ин ларвое надоштам. Медавидаму атрофи худро назора мекардам. Офтоб аз паси кӯҳ сар мебаровард, як бех офтобпараст, ки тасодуфандар лаби ҷӯй расида буд, сари худро ба пешвози офтоб мебардошт. Офтобпрастро талҳаҳои салласафед печонда гирифта буданд, аммо вай таслим намешуд, бо забончаҳои зардгунаш шуоъҳои саҳариро аз болои сари онҳо дошта мегирифту ба сабадчай тарангу ғафси донаҳояш медод. Ана гузаргоҳи ҷӯй, ки дар он изи ҷарҳои ароба намоён аст ва об аз даруни ин изҳо ҷорӣ шуда исто-

дааст. Мана пудиназори нофармонранг, ки қадаш ба миёни кас мерасад. Ман дар диёри худ тозон қадам мемонам, дар болои сарам фароштурукҳо бо ҳам баҳскунон парвоз мекунанд. Ох, кошкӣ рангубор ме-шуду кас ҳам хур shedи сахарӣ, ҳам қӯҳҳои кабӯди қулласафед, ҳам юнучқазори аз шабнам дурахшанда, ҳам ин офтобпари худрӯидро, ки дар лаби ҷӯй расидааст, тасвир мекард!

Ба хирмангоҳ баргаштamu кайфам парид. Ҷамила бо чехраи гирифта ва андоми коҳида он ҷо менишаст. Аз афташ, имшаб нахобида буд, зери ҷашмонаш тирагун метофт. Ба ман табассум накард, ҳарфе ҳам нагуфт. Бригадир Ӯрозмат омада буд, ки Ҷамила ба пеши ӯ рафта, саломуалек накарда, гуфт:

— Бричкаатонро пас гиред! Ҳар кучо хоҳед — фиристед, аммо ба станция дигар намеравам!

— Ҳа, Ҷамалтай, ба ту ҷӣ шуд, магар бо дасти ҷалъ аз хоб хестӣ? — бо таачҷуб табассумкунон пур-сид Ӯrozmat.

— Бо дasti ҷалъ аммакалонатон межезад! Бисъёр шикану мағзаша бин накунед! Не гуфтам — тамом, вассалом.

Табассум аз чехраи Ӯrozmat гурехт.

— Ҳоҳӣ-наҳоҳӣ ғалла мекашонӣ! — Бригадир асобагалашро ба замин зада монд. — Ягон кас ранҷонда бошад, ба ман бигӯ, ана ҳамин асоро ба сараши зада майда-майда мекунам. Набошад, ҷиннигӣ накун, ғалларо барои аскарҳо мекашонӣ, шӯн худат ҳам дар ҳамон ҷо-ку! — Ипро гуфта, якбора пас гашта, лангон-лангон дур шуд.

Ҷамила изо кашид, чехрааш суп-сурҳ шуд; ба тарафи Дониёр назаре афканда, номаълум оҳ кашид. Дониёр каме онсӯтар ба ӯ пушт гардонда менстод ва ҳамутро такон дода-такон дода, тасмаи онро тарағ мекард. Вай гуфтугӯро аз сар то охир шунида буд. Ҷамила боз муддате қамчинро дар дасташ бозӣ донда истоду баъд бо қаҳр даст афшонда ба сӯи бричкааш равон шуд.

Он рӯз мо аз ҳаррӯза барвакттар баргаштем. Дониёр тамоми роҳ аспҳоро метозонд. Ҷамила ғамгин ва камгап буд. Ман ҳеч бовар карда наметаво-

нистам, ки дар пеши назарам дашти сүхта ва тирагун паҳн шуда хобидааст. Охир факат динаяк вай тамоман дигар хел буд. Гүё ман дар бораи ин дашт факат афсонае шунида будаму бас; манзараи саодатбахше ки шуури маро зерузабар карда буд, ҳеч аз пеши назарам дур намешуд. Ба хаёлам, ман аз ҳаёт як порчай нихоят дурахшонтарини онро рабуда будам. Ман ин порчаро бо ҳамаи тафсилоташ пеши чашмонам меовардам ва ҳушу ёдам танҳо ба он банд буд. То даме ки аз пеши занаки тарозубон як варақ когази сафеди ғафсро надуздидам, ором нағирифтам. Баъд дар ҳолате ки дилам гуп-гуп мезад, ба қафой ғарамҳо давида рафтamu коғазро ба рӯи бели чӯбини силик, ки роҳравон аз назди ғаллабод-кунандагон бардошта будам, паҳн кардам.

— Худовандо, мадад кун! — пиҷирросзанон ба забон бурдам, он калимаҳоеро ик як вакъҳо падарам маро нахустин бор ба асп нишонда гуфта буд, ва қалам ба рӯи коғаз рондам. Ин аввалин тарҳҳои ноӯҳдабароёнаи ман буд. Баъди он ки дар рӯи коғаз тарҳи рӯи Дониёр аён шуд, ман оламро фаромӯш кардам! Чунин ба назарам менамуд, ки манзараи дашт дар он шаби моҳи август ба коғаз акс ёфт, ба хаёлам, суруди Дониёр ба гӯшам мерасид, худи ӯро баръало медиdam, медиdam, ки сари худро ба ақиб дода, сари синаашро яла карда месарояд; Ҷамиларо медиdam, ки ба китфи ӯ такъя карда менишинад. Ин аввалин расми мустақилона кашидан ман буд: бричка равон асту онҳо, ду кас савори он, нӯки лаҷом ба девори пеши ароба андармон карда шудааст, таҳтапушти аспҳо дар торикий якзайл мечунбад, он тарафаш — дашти бепоён, ситораҳои дурдаст.

Ман бо чунон як шавқу завқ расмкашӣ мекардам, ки аз дунъё тамом бехабар будам ва факат дар болои сари худ овози касеро шунида, ҳушъёр шудам.

— Кар шудӣ магар?

Дар болои сарам Ҷамила буд. Ман даступо хӯрда, аз шарм сурх шудам ва ба руст кардани расм фурсат наёфтам.

— Кайҳо буд, ки бричкаҳоро пур кардем. Як соат боз дод гуфта ҷеф мезанем, ҳеч не ки овозатро

барорй. Чӣ кор карда нишастай дар ин чо?.. Набошад, ин чист? — пурсид ў ва расмро ба дасташ гирифт.— Ҳм! — Ҷамила расмро дуру дароз аз назар гузарониду баъд нигоҳи маҳзунонаи чашмони намгирифтаашро ба ман дӯхта, бо овози паст гуфт:

— Кичине бала, инро ба ман дех... Барон хотира, руст карда мемонам...— Варақаро қат карда, ба бағалаш чой кард...

Мо кайҳо боз дар роҳ будему ман ҳанӯз ба худ омада наметавонистам. Гӯё ҳамаи ин воқеаро дар хоб дида бошам. Бовариам намеомад, ки ман расме монанд ба чизи дидагиам кашидам. Аммо дар замири дилам хурсандии соддалавҳонае, ҳатто ифтихоре пайдо шуда буд ва орзуву хаёлҳои яке аз дигаре бебоктар ва ширинтар моро сармас्त мекарданд. Ман акнун меҳостам, ки расмҳои гуногуни бисъёре бикашам, лекин на бо қалам, балки бо ранг. Ман аз он ки бисъёр тез роҳ мепаймудам, дигар парво надоштам. Аспҳоро Дониёр ҳамин тавр тез меронд. Ҷамила ҳам акиб намемонд. Вай ба атроф нигоҳ мекард, гоҳо ба чизе табассум мекард, ба як тарзи гунахгорона ва риққатангез табассум менамуд. Ман ҳам хушхол будам, чунки Ҷамила яқин дигар аз ману Дониёр қаҳрӣ нест ва агар хоҳиш кунед, Дониёр имрӯз ҳам месарояд.

Ин дафъа ба станция аз мӯлҷари ҳаррӯза барвактар омадем, лекин аспҳо аракшор шуда буданд. Дониёр дарҳол ба халтакашонӣ даромад. Фаҳмидан душвор буд, ки ба ў чӣ шудаасту ў ба кучо ин қадар мешитобад. Агар аз пешамон поездҳо гузаранд, ў аз кор бозистода, аз паси онҳо дергӯҳе бо назари хаёлолуд нигоҳ карда мемонд. Ҷамила низ ба тарафи чашмдӯхтаи Дониёр менигарист, гӯё меҳост, ки фикру андешаҳои ўро фаҳмида гирад.

— Ин чо биё, наъли асп шалақ шудааст, ёрмандӣ кун канда партоем,— гуфта ҷег зад ў Дониёрро.

Дониёр суми аспро ба мобайни ду зонуяш гирифта, наълро канда партофт. Вай коматашро рост карда буд, ки Ҷамила рост ба чашмони ў нигоҳ карда гуфт:

— Ту ачаб одам будай, ё ин ки ҳеч чизро наме-
фаҳмӣ?. Ба дунъё ғайр аз ман зан нест магар?..

Дониёр чизе нагуфта, рӯй тофт.

— Хаёл мекунӣ ки ба ман осон аст? — оҳ кашида
гуфт Ҷамила.

Абрӯвони Дониёр баланд шуданд, вай ба Ҷамила
бо меҳр ва ғамгинона нигоҳ карда, чизе гуфт, аммо
чунон оҳиста гуфт, ки ман нашунидам, баъд бо қиё-
фай мамнуниона тез-тез қадам гузашта ба пеши брич-
кааш равон шуд. Роҳ мерафту наъли аспро сила
мекард. Ман ба вай нигоҳ карда, ҳайрон мешудам:
дар суханони Ҷамила чӣ маънное буд, ки ӯро таскин
дод? Кас агар: «Хаёл мекунӣ, ки ба ман осон аст?»
гуфта, охи вазнин қашад, дар ин чӣ ҷои таскин бу-
дааст?

Мо борамонро фароварда шуда, акнун баргашта-
ни будем, ки ба ҳавлии «Заготзерно» як солдати яра-
дори логар даромад, ки шинели мициқшуда дар тан
ва борхалтае дар китф дошт. Чанд дақиқа пеш аз
ин дар станция як поезд истода гузашта буд. Сол-
дат атрофро як аз назар гузаронда, ҳитоб кард:

— Дар ин ҷо аз авули Курқирав касе ҳаст ё не?

— Ман аз Курқирав! — ҷавоб додам ман дар хо-
лате ки ин одам кӣ бошад гӯён фикр мекардам.

— Ука, ту писари кӣ мешавӣ? — гуфта солдат ба
сӯи ман меомад, ки ноҳост Ҷамиларо дида монда,
бо таачҷуб ва хурсандӣ табассум кард.

— Карим, ин туй? — ҳитоб намуд Ҷамила.

— Оҳ, Ҷамила, оҳ, ҳоҳаракам! — гуфта солдат
худро ба сӯи вай андохт ва дasti Ҷамиларо гириф-
та, бо ҳар ду дасташ фишурд.

Маълум шуд, ки ин одам ҳамдиёри Ҷамила бу-
дааст.

— Омади корро бин-а! Ҳуди медонистагӣ барин
ба ин ҷо омадаам! — бо ҳаяҷон мегуфт солдат.— Ман
охир рост аз пеши Содик омада истодаам, ҳамроҳ
дар як госпиталь меҳобидем, ҳудо ҳоҳад, вай ҳам
баъди ягон моҳ ҷавоб шуда меояд. Вақти ҳайрухуш
гуфтам, ки ба занат ҳат навис, бурда мерасонам...
Ана ҳат, бигир, амонатро бе хиёнат овардам.— Ин-

ро гуфта Карим ба Чамила мактуби сегушаеро дароз кард.

Чамила мактубро зуд гирфта, аз шарм суп-сурх шуд, сонй ранги рўяш канд, баъд оҳиста бо гўши чашм ба Дониёр нигарист. Дониёр, чунон ки дар хирманчой чанде пеш карда буд, поҳояшро кушод гузошта дар пеши бричка меистод ва ба Чамила маъюсона нигоҳ мекард.

Дар ин асно аз чаҳор тараф одамон давида омаданд, дарҳол шиносон ва хешу таборони солдат ёфт шуданду ўро саволборон кардан. Чамила ҳанӯз ба изҳори миннатдорӣ барои мактуб овардани солдат фурсат наёфта, аз пеши ў бричкаи Дониёр гумбурросзанон гизашту дар як он аз ҳавлӣ баромад ва чанги роҳи дағар-буғурро ба осмон бардошта дур шудан гирифт.

— Чин зад магар ўро! — гуфта фарьёд карданд аз пасаш одамон.

Солдатро ба ким-куҷо кашола карда бурдан, ману Чамила бошем, ҳанӯз дар мобайни ҳавлӣ рост истода, ба абрҳон чангे ки аз паси бричкаи дуршаванди Дониёр бармехост, нигоҳ мекардем.

— Рафтем, янга,— гуфтам ман.

— Ту рафтани гир, маро танҳо мон! — бо алам ҷавоб дод ў.

Ба ҳамин тарик, бори аввал дар тамоми муддати галлакашонӣ мо чудо-чудо баргаштем. Ҳавои дим ва тафсон лабҳон хушкамро месӯzonид. Замини сӯхтан аз беобӣ торс-торс кафида, ки аз офтоби рӯзона сапсафед тафсида буд, ҳоло, зоҳирин, оҳиста-оҳиста хунук мешуд ва рӯи ҳудро бо пардаи сафедчатоби чанги намаколуд мепӯшид. Дар ҷониби уфук, дар паси ҳамин гуна пардаи ларзанди намаколуд курси норавшан ва номӯйаяншакли офтоб гуруб мекард. Дар он ҷо, дар болои уфуки хираравиг абрпораҳон сурху норанҷии андаке сиёҳтоб гун мешуданд. Дам ба дам боди гармсер шиддат гирифта чангӯ чирки сафедро оварда ба сару рӯи аспон мезад, ёли онҳоро аз як тараф ба тарафи дигар меафканд. баъд дастачаҳон ҷорӯбшакли явшонро дар болои теппаҳо гелонда дур мешуд.

«Оё борон меборида бошад?»— аз дил мегузарондам ман.

Ман худро яккаву бепаноҳ ҳис мекардам, изтироби зуре диламро фаро гирифта буд. Аспҳо ҳаракат мекарданд, ки гашташонро суст кунанд, ман онҳоро шитоб мекунондам. Чанд мурғи даштии подарози логар бо ҳавотир ва ҳаросон давида гузашта, дар кимкучои сой ғоиб шуд. Бод баргҳои пажмурдаи мушхори биёбониро ғелонида, ба сари роҳ мебаровард. Дар дашти мо ин ҳел мушхор намерӯяд, бод онро аз қадом як канори дашти қазоқ оварда буд. Офтоб нишасти. Дар атроф касе наменамуд. Чор тараф дашт, дашти дар муддати ин рӯз бехолу бедармонгардида.

Вакте ки ман ба хирманҷой омадам, ҳаво торик шуда буд. Ҳомӯши, шамол ҳам дигар намевазид. Ман номи Дониёрро гирифта фарьёд кардам.

— Ба дарьё рафт,— ҷавоб дод қаровул.— Ҳаво бин, чӣ ҳел дам, ҳама хона ба хона рафтанд. Охир шамол набошад, дар хирман чӣ кор ҳаст!

Ман аспҳоро ба ҷаро сар дода, қарор додам, ки ба лаби наҳр равам. Ҷои дӯстдоштаи Дониёрро дар лаби ҷарӣ медонистам.

Вай пушташро ҳам карда, сар ба зонухояш ниҳода, ба ғурриши наҳр гӯш медод. Ҳостам, ки наздик шуда, оғӯшаш кунам ва ягон сухани хуш бигӯям. Лекин охир чӣ ҳам мегуфтам? Муддате дар як канор истодаму пас гаштам. Баъд ҳеле вакт дар болои паҳол дароз кашида, ба осмоне ки абрҳо рӯяшро торафт зиёдтар пӯшида тиратар мегардониданд, ҷашм дӯхта фикр мекардам: «Ҷаро зиндагонӣ ин қадар мураккаб ва номафҳум бошад?».

Ҷамила ҳанӯз наомада буд. Кучо рафта бошад? Ҳарчанд кӯфтагӣ азобам медод, хоб намеомад. Дар болои кӯҳсор, дар қаъри абрҳо барки беравъд медурраҳшиду ҳуди ҳамон замон ҳомӯш мегардид.

Вакте ки Дониёр омад, ман ҳанӯз бедор будам: Вай дар атрофи хирманҷой гаштугузор карда, дам ба дам ба роҳ нигоҳ мекард. Баъдтар дар пушти гарам ба пеши ман дар болои ҳас дароз кашид. Вай акнун албатта ба ягон ҷо баромада ҳоҳад рафт, дар

авул дигар нахоҳад монд! Лекин ба кучо ҳам мера-
вад? Ин одами яккаю танҳо ва бесарпаноҳ ба кӣ
ҳам лозим?

Чашмамро ғанаб бурда буд, ки садои пасти брич-
кии наздиқоянда ба гӯшам расид. Аз афти кор, Ҷа-
мила омад...

Намедонам, чӣ қадар хоб карда бошам, як вакт
бедор шудам, ки касе дар наздикии гӯшам хошокро
хиширрос занонда гузашт, пас чизе ба монанди ка-
ноти таре ба китфам расида рафт. Чашмонамро ку-
шодам. Он кас Ҷамила буд: ўз аз нахр омада буд,
дар танаш куртаи ҳанӯз тари сард. Ҷамила истод,
ба чор сӯй бо ҳавотир назар афканд ва аз паҳлуи
Дониёри нишастан.

— Дониёри, ман омадам, худам омадам,— бо ово-
зи паст гуфт ўз.

Дар атроф сукунат хукмрон буд, барке бесадо
равshan гашта, ба тарафи замин сарнагун рафт.

— Ту ранчидӣ? Саҳт ранчидӣ, а?

Порчае аз замини соҳили нахр, ки онро ҷараён
шуста буд, шалаппосзанон ба об афтода, лаҳзае хо-
мӯширо вайрон намуд.

— Хайр, айби ман чист? Ту ҳам гунаҳгор нест...

Дар болои қадом як кӯҳи дур раъд садо дод. Як
бари рӯи Ҷамиларо барқ равshan намуд. Вай ба па-
си худ нигоҳе афканда, баъд худро ба канори До-
ниёри андоҳт. Китфҳон ўз ки Дониёри онҳоро ба оғӯш
гирифта буд, аз ҳаяҷон қад-қад мепариданд. Ҷами-
ла дар рӯи хас дар паҳлуи Дониёри дароз қашид.

Боди гарме аз тарафи дашт омада, ҳасу коҳро
чарҳ занонда ба ҳаво бардошт, кулбай намадини
афсурдаеро ки дар як гӯшай хирман менстод, саҳт
такон дод ва ба гарду хошок шакли сутуни бузурги
уреберо дода, даврзанон қад-қади роҳ равон шуд.
Дар кабати абрҳо боз ҷароғаҳои қабӯди барқ паси
ҳам фурӯзон гаштанд, дар болои сари мо шакаррос-
занон раъд садо дод. Диљи ман аз як изтиробе ки
ҳам тарсу ҳам хурсандиомез буд, лабрез шуд. Ин
раъду барки аҷонбе буд, оҳирин раъду барки мав-
сими тобистон.

— Наход ту гумон карда бошӣ, ки ман вайро аз

ту авлотар медонам? — бо ҳарорат пичиррос мезад Чамила.— Не, ҳаргиз не! Вай маро ҳеч гоҳ дўст на- медошт. Ҳатто ҳамон саломи худоиро ҳам ба як кун- чаки хаташ илова карда мефиристод. Ишқи бема- ҳалаш акнун ба ман лозим нест, мардум ҳар чиз гўянд — гуфтан гиранд! Азизаки ман, бекасу кўяки ман, туро ба ҳеч кас намедиҳам! Ман туро як умр дўст медоштам. Ҳудам намедонам, ки меҳри ту кай дар дилам макон карда бошад, лекин ҳамиро медо- нам, ки туро дўст медоштам, интизорат будам, охир ту ҳам омадӣ, гўё медонистӣ, ки ман чашмдори ту ҳастам.

Барқҳои нилгун дар осмон паси ҳам хатҳои качу килеб кашида, ба рӯи дарьё сарозер мерафтанд. Қат- раҳои сарди борон ба ғарамҳо афтода, хасу хошокро хиширрос мезанонданд:

— Чамилаи ман, маҳбуни ман, ҷонаки ман Чамалтай! — мегуфт Дониёр дар ҷавоб. Ў номҳо ва қалимаҳои навозишро гоҳ ба забони қазоқӣ, гоҳ ба қирғизӣ бо ҳарорати беназире пичирросзсанон ба забон мебурд.— Охир ман ҳам кайҳо боз интизорат будам, ҳанӯз дар окопҳо дар дил орзуи туро мепар- варидам, медонистам, ки ишқи ман, баҳти ман дар диёрам аст ва ин ишқу ин баҳт туй, Чамилаи ман!

— Сабр кун, рӯятро ин тараф гардон, ман ча- монатро бубинам!

Раъд гулдуrrас зад.

Намади кулбай сиёҳ, ки як тарафи онро шамол аз ҷояш барканда буд, мисли мурғи тирхӯрда қано- тақ мезад. Борон дам ба дам шиддат мегирифт, бод ҳам онро гўё шитоб мекунонд. Раъд наъра кашида, сар то сари осмонро бо гумбурроси пурхайбати худ мегирифт. Дар сари кӯҳсор низ барқ шўълафишонӣ карда, лолазори мавсими баҳоронро лаҳзае пеши на- зари хотир меовард. Бод ба талу сойҳо ҳамла овар- да мегуррид, хуштак мекашид.

Борони сел меборид, ман ба мағзи коҳ даромада меҳобидам ва тапиши диламро дар зери дастам баръ- ало ҳис мекардам. Вучуди маро вачду суур дар бар карда буд. Дилем аз чунин як эҳсосоте пур буд, ки гўё ҳоло аз раҳти беморӣ бархоста, бори нахуст

барои дидани нури офтоб берун баромада бошад. Дар мағзи хасу коҳ хобида бошам ҳам, ба сару рӯям катраҳон борон мерасид, равшани барқ чашмонамро мебурд, vale ман ҳаловат мебурдам, табассумкунон ба хоб мерафтам ва якин намедонистам, ки ба гӯшам пичирроси Дониёру Ҷамила медаромад ё хиширроси бороне ки қатраҳон охиринашро ба рӯи гарами коҳ мерехт.

Акнун боронгарӣ сар шуд, тирамоҳ наздик расидааст. Бӯи рутубатомези явшон ва хасу ҳошоки тар дар ҳаво торафт зиёдтар ҳис карда мешуд.

Ҳамроҳи тирамоҳ ба сари мо чӣ воеахое меомада бошанд? Аз чӣ сабаб бошад, ки дар ин хусус ман фикр намекардам.

* * *

Ҳамон тирамоҳ баъди танаффуси дусола боз ба мактаб рафтам. Баъди дарсҳо зуд-зуд ба сохили нахр мерафтamu дар наздикии хирманҷои пештараамон, ки ҳоло алаф зер карда нообод шуда монда буд, ба лаби ҷарӣ менишастан. Аввалин этюдҳои худро бо рангу мӯқалами мактабӣ дар ҳамин ҷо қашидам. Ҳатто аз рӯи ақлу идроқи ҳамонвактаам ҳам на ҳамаи кӯшишҳоям барор мегирифтанд.

«Ранг маза надорад! — мегуфтам ман ҳуд ба ҳуд.— Ох, агар ранги ҳакиқӣ мебуд!». Лекин ҳудам намедонистам, ки ранги ҳакиқӣ чӣ хел мешавал.

Фақат баъди чанд сол ба ман дидани рангҳои ҳакиқӣ мүяссар шуд, рангҳои ҳакиқии равғание, ки дар ҳалтачаҳон кӯроғшимин андохта ва эҳтиёт карда мешаванд.

Сифати ранг, албатта, аҳамият дошт, аммо сухани муаллимон ҳам, ки ҳунари рассомиро маҳсус омӯҳтан лозим мегуфтанд, ҳақ буд. Лекин он вактҳо орзуи ҳунаромӯзӣ бемавкеъ буд. Аз бародаронам ҳанӯз ягон ҳату ҳабар набуд, модарам маро, ки он вактҳо ягона писар ва йигити ошуноньёбандан ду ҳонавода шуда монда будам, ба ҳеч ваҷҳ ҷавоб намедод. Бинобар ин ҳудам низ ба даҳон кушодан аз ин хусус ҷуръат намекардам. Бар болон ин, гӯё қасдан бошад, тирамоҳ чунон зебо ва ҳушмандора омад,

ки факат хунар лозим буд, ки кас нафосати онро мунъакис гардонад.

Чараёни Куркирави сардоб ҳам оромтар шуд. Харсангхое ки дар ҳар ҷо-ҳар ҷои мавҷҳо буданд, аз оғуши мавҷҳо озод шуда, ба худ аз ушнаи пистокӣ ва иоранчиранг ҷомаи нав пӯшиданд. Баъди хунукиҳои аввалин буттаҳои нозуки сафедорҳои ёбай барги худро резонда, як тобиши сурхча гирифтанд; аммо ниҳолҳои бед аз баргҳои ғафсу шахшӯли зардшудаашон ҳанӯз чудо нашуда буданд.

Дар ҷароғоҳҳо, дар байни марғзорҳое ки алафашон акнун сурхчаранг гардида буд, ҷо-ҷо кулбаҳои намадии дуд зеркарда ва бороншустаи галабонон ба назар мерасид. Аз дудбарон кулбаҳо дуди кабӯди тунд баромада, дар фазо паҳн мешуд. Чунон ки дар мавсими тирамоҳ ҳамин тавр мешавад, айғирҳои маст бо овози баланд шиҳа мекашиданд, модиёнҳо худро ба ҷаҳор тараф мезаданд. Акнун онҳоро дар гала нигоҳ дошта, бонӣ кардан то худи баҳор душвор мешавад. Чорвое ки аз кӯҳсор баргашта буд, рама-рама шуда дар гандумпоя мечарид. Сар то сари даштирагун гашта буттаву алафаш хушк шуда буд, ба ҳар сӯ пайраҳаҳои аз суми ҳайвонот пайдошуда қашола шуда мерафтанд.

Дере нагузашта, боди саҳти даштӣ ба вазидан оғоз кард, осмон тира гардид, боронгарии сарди тирамоҳ сар шуд, ки одатан аз барф дарак медиҳад. Рӯзе аз рӯзҳо, ки ҳаво ҷандон бад набуд, ман ба соҳили наҳр рафтам. Дар ин ҷо ниҳоли оташгуни рябинаи кӯҳие буд, ки ба ман бисъёр маъқул шуда буд. Дар наздикиҳои гузаргоҳи наҳр, дар як гӯшай буттазори сафедор нишастам. Оҳиста-оҳиста ҳаво торик мешуд. Ногоҳ ҷашмаш ба ду кас афтод, ки аз афти кор, ҳамин ҳоло аз наҳр гузашта буданд. Инҳо Дониёр ва Ҷамила буданд. Ман аз қиёфаи ҷиддии ташвишомези онон ҷашм қанда наметавонистам. До ниёр борхалтае дар пушт бо шитоб қадам мепартофт, ду бари шинели пешаш ялаи ӯ ба соки брезентии мӯзай кӯҳнааш мезад. Ҷамила рӯймоли сафедеро ба сараш баста буд, ки он ҳоло қафо рафта, ба гарданаш чин-чин шуда меистод, дар бараш беҳтарин куртаи

гулдораш буд, ки онро одатан дар хангоми бозоррави худ пүшида, намуди олуфтаёнае мегирифт. Аз болон курта нимкамзүли пилтамахмали лаганды кардашударо пүшида буд. Дар як дасти Чамила бүгчан хурде буд, бо дасти дигараш тасман борхалтай Дониёрро капида мерафт. Ондо байни худ ким-чиҳо гуфта гапзанон мекардан.

Ана, ондо аз пайраҳан байни паттазори чий гузашта рафтанд. Ман аз пасашон нигоҳ карда менишастану чи кор карданамро намедонистам. Е чег занам? Лекин забонам гүё ба ком часпидад.

Охирин шуюъхой оташгуни офтоб ба силсилаи абрпораҳои кабӯдчарангे ки дар сари кӯх дар тоз буданд, афтода, онхоро сонияе равшан соҳт ва баъди ин ҳаво якбора торик шудан гирифт. Дониёр ва Чамила бошанд, ба кафояшон нигоҳ накарда, ба рӯн разъездироҳи оҳан 'мешитофтанд. Сарҳошон боз як-ду маротиба аз паси паттазори чий намудор шуду баъд ондо тамом аз назар пинҳон шуданд.

— Чамила-а-а! — аз тамоми дилу ҷон фарьёд кардам ман.

«А-а-а-а» — гүён акси садоям баргашт ва диламро сахт фишор дод.

— Чамила-а-а! — фарьёд кашидам ман бори дигар ва бехушу бе ёд аз паси ондо давида, худро ба оби нахр задам.

Қатраҳои мисли ях сарди об ба сару рӯям мезанданд, либосам шин-шита шуд, vale ман роҳи худро дуруст фарқ накарда, ҳамчунин пеш медавидам. Баниҳост поям ба чизе андармон шуда, бо тамоми шаст ба замин афтодам. Ман сар набардошта меҳобидаму ашҳи шашқатор рухсораҳоямро мешуст. Ҳаво акинун тамом торик шуда буд ва гүё ҳамаи бори гарони ин торикий ба дўши ман афтода буд. Пояҳои нозуки чий дар шамол ба як савти борики ҳузнангез хуштак мекашидан.

— Чамила! Чамила! — гуфта навҳа мекашидам, дар ҳолате ки гиръя дам ба дам гулӯгирам мекард.

Ман аз наздиктарин ва азиэтарин одамонам чудо мешудам. Факат ҳозир, дар ин чо, ба рӯн замини хобида, ба ногоҳ сарфаҳм рафтам, ки ман Чамиларо дуст

медоштаам. Бале, ин аввалин ишқи ман, ишқи ҳанӯз кӯдаконаи ман буд.

Ман муддате ба оринчи тарам сар монда хобидам. Дар ин соат на фақат бо Чамила ва Дониёр, балки бо айёми кӯдакиам низ видоъ мекардам.

* * *

Дар торикий ба хона баргаштам, ки дар ин чо давуғечу таколӯе бархост, аз як сӯ ҷарангоси ўзангу шуннида мешуду касе асп зин мекард, Ӯсмони маст бошад, дар рӯи ҳавли намоишкорона асп ронда, гулӯяшро дарронида дод мегуфт:

— Ин саги дайдуи дурагаро кайҳо аз авул пешкардан даркор буд! Ана расвой, ана шармандагӣ, но-муси як авлод барбод рафт! Агар ҳозир ба дастам меафтод, дар ҳамон чо пӯст мекандамаш, бигузор маро суд кардан гиранд,— ман намемонам, ки ҳар қадом оворагард зану духтарҳои моро гирифта рафтани гирад! Кани, йигитҳо, чакқонтар ҷунбед, аспҳоро савор шавед, вай аз дasti мо ба ҳеч чой намеравад, дар ҳуди станция дастгираш мекунем!

«Онҳо ба кучо мерафта бошанд?» Ин мудоҳиза бадани маро ба ларза андоҳт. Чун фахмида, ки таъқибунандаҳо ба сӯи разъезд не, балки бо роҳи қалон ба тарафи станция мераванд, оҳиста ба хона даромада, ба пӯстини падарам тану сари ҳудро пеҷонида хобидам, то ки ашкҳои сӯзони маро касе пай набарад.

Дар бораи ин воқеа дар авул миш-мишу гуфту-гӯҳои зиёде шуда гузашт. Занҳо ба якдигар сухан надода, Чамиларо якдилона маломат мекарданд.

— Зани беакл будааст! Аз ҳамин хел оила баромада рафт-а, баҳти ҳудро пеши по зад-а!

— Ба қадом як чизи ў парид гӯед? Охир Дониёр-раш ғайр аз як шинели кӯҳнаю мӯзай садъямок бозҷӣ дошт!

— Як рама гӯсфанд дар хоби шабаш, ха-ха-ха! Бечора, як йигитаки оварагарди бехонумон буд, ки дар чиллааш ҷароғ надидаасту дар суфраи падара什 нон. Ҳайр, ҳеч гап не, акли келини нозанини мо ҳам

даромада мемонад-куя, лекин дигар суд намекунаддия.

— Рост мегүед, дугона! Магар Содик шавҳари нолоқ ё рўзгордони ганда буд? Охир аз вай беҳтар йигитро дар авул ёфта ҳам бинед!

— Хайр, модаршўяш чй? Ин хел модаршўйро худо ба ҳар кас лоқ намебинад! Каний, ин гуна бойбича боз дар кучо ҳаст? Э, аҳмак, худашро ҳудаш нобуд карду монд!

Эҳтимол, танҳо ман будам, ки Чамиларо, собик янгаи худро маъломат намекардам. Бугизор Дониёр ба чуз шинели кўхнаву мўзан фасурда чизе иадошта бошад, лекин охир аз ҳамаи мо некдилтар будани ўро ман медонистам-ку. Не, бовариам намеомад, ки Чамила бо вай бадбаҳт мешавад. Лекин ба ҳоли модарам дилам месўхт. Ба назарам, баробари Чамила куввату мадори пешинаи ў рафт. Вай коҳида, мурғи паррехта барин шуда монд. Чунон ки баъдтар фахмидам, модарам ҳеч тан додан намехост, ки ҳаёт анъанаҳои қадимиро гоҳо ба ин тарик беражона шикаст медиҳад. Агар бўрон дарахти бузургеро решакан созад, он дарахт дигар комат афрохта наметавонад. Пештар модарам ҳеч гоҳ аз касе илтимос намекард, ки ба сўзанаш ресмон гузаронда диҳад, гурураш ба ин роҳ намедод. Рўзе ман аз мактаб баргашта дидам, ки модарам бо дастони ларзон нишастаасту ба сўроҳи сўзан чашмаш намегузарад, аз дидагонаш сиришк меборад.

— Ма, ресмонро гузарон!— хохиш намуд ў ва охи вазнине кашид.— Афсус, ки Чамила нобуд мешавад... Ох, чй хел соҳиби рўзгор мешуд-а! Партофта рафт... Аз баҳри ҳама баромад... О, барон чй рафт? Е дар хонадони мо рўзаш ганда мегузашт?..

Мехостам, ки модарамро оғўш карда, тасаллай диҳам, чй гуна одам будани Дониёрро ба ў нақл кунам, лекин чуръат накардам, чунки модарам умрбод хафа мешуд.

Ба ҳар ҳол иштироки ман дар ин кисси то охир ниҳон намонд, ошкор шуд...

Баъди чанд рўз Содик аз аскарӣ баргашт. Вай ал-

батта ғам мөхүрд, лекин бо мастомастй ба Усмон мегуфт:

— Рафта бошад,— чор тарафаш кибла. Дар ягон чо ҳаром мурда меравад. Барои мо зан қаҳт нест. Ба ҳар тори мӯи сари мо як зани сохибчамол овезон аст.

— Дуруст-куя! — мегуфт Усмон дар ҷавоб.— Лекин афсӯс, ки он саг ба дастам наафтод-дия, чо ба ҷо мекуштamu ҳалос. Аммо Ҷамиларо ба думи асп баста метоҳтам. Аз афташ, ба тарафҳои ҷануб, ба маҳалҳои пахтакорӣ рафтанд, ё роҳи диёри қазоқҳоро пеш гирифтанд, оворагардӣ барои Дониёр кори нав не-ку! Лекин ҳеч фаҳмида наметавонам, ки ин воқеа чӣ ҳел биноҳост рӯй дод, охир ҳеч кас намедонист, ҳатто дар гӯши ҳаёли ҳеч кас набуд. Ҳамаи инро ҳуди ҳамон зани нобакор пешакӣ пазонда тайёр кардааст! Оҳ-ҳ, агар ҳозир ба дастам меафтод!..

Ин гапҳоро шунида мекостиам, ҳуди ҳамон дам ба Усмон бигӯям: «Ҳа, дар мавсими алафдаравӣ туро боб карда танбех доданаш алам карда будааст-дия? Ҳудат дилсиёҳи нобакор!».

Боре дар хона нишаста, барои газетаи девории мактаб расм мекашидам. Модарам дар назди печка ҷунбуҷӯл мекард. Ноҳост ба хона Содик давида даромад. Бо ранги парида ва ҷашмони аз ҳашм нимпӯшкардааш ба сари ман ҳамла карда, як варак қоғазро ба таги манаҳам овард.

— Инро ту кашидай?

Ман даступо ҳӯрда мондам. Он аввалин расми кашидаи ман буд. Дониёр ва Ҷамила, гӯё дар пешам истода бошанд, ба назарам лаҳзае бо тамоми аёни намудор шуданд.

— Ман.

— Ин кист?— гуфта Содик ангушти худро ба қораз ҳалонид.

— Дониёр.

— Хоин! — ба рӯям бонг зад Содик.

Вай расмро дарронида, пора-пора карду дарро та-карросзанон пӯшида рафт.

Баъди хомӯшии дуру дарози гароне модарам пурсид:

— Ту хабар дошті?

— Хо, хабар доштам.

Модарам ба девораи печка такъя карда, ба ман бо як ҳайрат ва маломати беинтихое чашм дұхта буд. Вақте ки ман: «Расми онхоро ман аз нав мекашам!» гүфтам, ү фақат сари худро ғамгинона ва бемадорона чунбонида монду бас.

Ман бошам, ба қоғазпораҳое, ки дар рӯи хона парешон меҳобиданд, нигариста дилам аз оташи хашм ва алам месүхт. Бигузор ки маро хонн шуморанд. Охир ман ба кі хиёнат кардам? Ба хонавода? Ба авлоди худ? Ман ба ҳақиқат, ба ҳақиқати зиндагони, ба ҳақиқати ин ду кас хиёнат накардаам-ку? Охир ман ин воқеаро ба кі накл мекардам? Ба гумон буд, ки ҳатто модарам максади маро фахмад.

Дар назарам ҳама чиз дарҳам-барҳам шуда рафт, қоғазпораҳо низ гүё чон пайдо карда бошанд, дар рӯи хона ба рақс даромаданд. Лахзае ки Дониёр Чамила аз рӯи қоғаз ба ман ҳамчун одамони зинда нигоҳ карданд, дар хотирам чунон сахт накш баста буд, ки ба ҳаёлам суруди Дониёр дар гүшам садо дод, ҳамон суруде ки дар он шаби фаромӯшишавандай моҳи август хонда буд. Ҳамон аснои аз авул ба ромада рафтани онҳо ба ёдам расид ва дар дилам ҳохиши зўре пайдо шуд, ки худам низ ҳамин ҳозир мисли онҳо ба роҳ дароям, бо катъият ва часорати тамом ба роҳи душвори ҷустуҷӯи баҳт бароям.

— Ман ба хондан меравам... Ба падарам бигү... Ман меҳоҳам рассом шавам! — катый гүфтам ба модарам.

Эътимоди комил доштам, ки вай дарҳол таънаву маломатро оғоз мекунад, бародарони дар ҷанг ҳалок-шудаамро ба ёд оварда, оби диди мерезад. Аммо ачиб, ки ү нагирист. Фақат ғамгинона ва бо овози паст гүфт:

— Бирав... ҳамаатон акнун қанот бароварда парончак шудаед... Диљи модар ба фарзанду диљи фарзанд ба фарсанг... Хайр, шояд кори шумо дуруст болшад. Бирав... Эҳтимол, дар мусофирият аклат дарояд. Лекин наккошию қоғазраингкунин хуниар ишт... Ҳом,

баъд худат мефаҳмӣ... Лекин хонаводаатро аз ёд на-
барор...

Аз ҳамин рӯз ҳавлии хурд аз мо чудо шуд. Дере
нагузашта ман ба хондан рафтам.

Ана ҳамин аст қиссаи ин мусаввара.

Баъди омӯзишгоҳи рассомӣ маро ба академия фи-
ристоданд. Ба академия ман асари дипломии худро
пешниҳод кардам — ин асар ҳамон фасле буд, ки ман
кайҳо боз орзуяш доштам.

Пай бурдан душвор нест, ки дар ин мусаввара
Дониёр ва Ҷамила тасвир ёфтаанд. Мавсими тирамоҳ
бо роҳе аз байни дашт ҳар ду пахлуи ҳам қадам ме-
зананд. Дар пеши назарашибон — даштҳои пурнур ва
фароҳи дуродур.

Бигузор тасвири ман номукаммал бошад,— кас
охир якбора хунарманд намешавад,— лекин он ба
ман ниҳоят азиз аст, дар он нахустин изтироби қалб
ва илҳоми эҷодии ман мунъакс гаштааст.

Ҳоло ҳам ғоҳо корам барор намегирад, ғоҳо ба
сарам чунон дақиқаҳои вазнин меоянд, ки аз худ ноу-
мед мешавам. Дар чунин лаҳзаҳо дилам меҳоҳад, ки ба
ин мусаввараи азизи худ, ба сурати Дониёру Ҷамила
нигоҳ кунам. Ҳар дафъа ба симои онон дуру дароз
чашм дӯхта, бо онҳо сӯҳбат мекунам.

«Дар куҷоед ҳоло шумо, дар қадомин роҳҳо қадам
mezanед? Акнун дар дашти мо ҳам — аз Қазоқистон
кашида, то Олтою Сибирь роҳҳои нави бисъёре ба ву-
чуд омадаанд! Мардуми диловари зиёде дар ин киш-
варҳо машғули меҳнатанд. Шояд шумо ҳам ба он
ҷойҳо рафтаед? Ту, Ҷамилаи ман, ба қафо назаре на-
афканда, ба оғӯши дашти күшод даромада рафтӣ.
Мабодо монда шуда ё ба қуввати худ эътимодатро
гум карда бошӣ? Пас ба Дониёр такъя намо. Бигузор
ӯ ба ту дар бораи муҳаббат, дар бораи замин ва ҳаёт
суруд хонад! Бигузор дашти нозанин ба ҳазор рангу
тобиш мавҷ занад, ба ҷилва дарояд! Бигузор ҳамон
шаби моҳи август ба ёдат расад! Қадам зан, Ҷамила,
ба дилат ҳаргиз пушаймониро роҳ мадех, ту баҳти
душвори худро ёфтай!».

Ман ба симои онҳо нигоҳ мекунаму садои Дониёр
ба гӯшам мерасад. Ӯ маро ба роҳи сафед даъват ме-

кунад, пас соати сафар расидааст. Ман даштҳоро тай карда, ба авули худ меравам ва дар он ҷо рангу тобишҳои нав пайдо мекунам.

Бигузор дар ҳар як накши ман савтҳои Дониёр садо диҳанд! Бигузор аз ҳар як ҳаракати ҳалқи ман тапиши қалби Чамила эҳсос шавад!

ЧИНГИЗ АЙТАМОВ

ДЖАМИЛА

Повесть

(на таджикском языке)

Аз русй тарчиман *Ф. Муҳаммадиев*

Мухаррир *Ч. Абдулҳаев*


Мухаррири расмҳо *Л. Винников*

Мухаррири техникӣ *Р. Анисимова*

Мусаххед *Л. Пинҳосова*

Ба матбаа супорида шуд 1/XII-1960. Ба чопаш имзо
карда шуд 26/1-1961. Коғази $84 \times 108\frac{1}{32}$. Ҷузъи
чопӣ 2,25. (3,69). Ҷузъи нашрию хисобӣ 3,26.
Алади нашр 5000. Супориши № 1674. А 03508.

Сталинобод, Комбинати полиграфии Вазорати
маданияти РСС Тоҷикистон.



10 пол.

10 ТИИ